

185998

PDF Compressor Free Version



и. в. пьянков

**ОСИЁИ МИЁНА
ДАР НОМАХОИ
БОСТОН**





PDF Compressor Free Version


И. В. ПЬЯНКОВ

ОСИЁИ МИЁНА
ДАР НОМАХОИ
БОСТОН



ДУШАНБЕ
«ИРФОН»,
1991

ББК 63,3(257)
П 91



PDF Compressor Free Version

Пьянков Игорь Васильевич

П 91 Оснёи Миёна дар номаҳон бостон. Душанбе:
«Ирфон», 1991, 64 саҳ, вкл. 16 стр.

Дар мероси хатти фаровоне, ки доинишмандони Юному Руми қадим бокӣ гузоштаанд, маълумоти зиёде оид ба Оснёи Миёна маҳфуз аст. Тавассути ин номаҳон бостон гузантан Оснёи Миёна қадаке ҳам бошад равшан мегардад. Қитоби шавқоваре, ки дар лаҳт дар ҳамин бора нақл меқунад.

Пьянков И. В.

Средняя Азия в преданиях античности.

В обширном литературном наследии, доставшемся нам от античного мира Греции и древнего Рима, сохранилось немало ценных сведений о Средней Азии. Эти сведения являются древнейшими письменными источниками, с помощью которых можно восстановить картину прошлого Средней Азии.

П 0503020812—73 — 91
501(12)—91

ББК 63,3(257)

ISBN 5—667—00158—6

© Нашриёти «Ирфон», 1991.

ДАВЛАТИ ПУРАСРОРИ БОХТАР. ПАЙГАМБАРИ АХДИ БОСТОН ЗАРДУШТ

Амударё ё чи тавре ки юониёни қадим Окс меномиданд, аз қисмати нохияи кӯҳии шарқии Осиёи Миёна оғоз шуда, бо ҷараёни тавоно ва тира ба даштҳои ва сеъ мерезад, дар қисмати шимолӣ қаторкӯҳҳои Ҳисор, дар ҷануб бошад, доманакӯҳҳои Ҳиндукушро фаро мегирад. Ин мамлакатро, ки чуғрофшиносони муосир «Паҳнӣ ағфону тоҷик» меноманд, борҳо дар тӯли асрҳо номи худро дигар кардааст. Аз ҳама қадимтаринаш, ки ба мо маълум аст, «Боҳтар» мебошад. Бо ҷунин ном мамлакат дар сарчашмаҳои форсии қадими асрҳои VI-IV то давраи мо (форсҳо онро «Баҳтириш» мегӯфтанд) ва дар катибаҳои антикии асрҳои VI то давраи мо — III давраи мо (юониён бештар шакли «Баҳтириана»-ро истифода мекарданд) зоҳир мегардад. Дар ҳакиқат дар адабиёти юони лотинӣ боҳтаринёи хеле дертар зикр мешаванд, вале на дар мамлакатҳои аслӣ, балки дар иқтибосҳои гузаштагонашон.

Дар ҳикоятҳои қадима Боҳтар чун мамлакати таззодҳои табиӣ ба назар мерасад: заминҳои гандумзори сёрҳосил, каналу ҷашмаҳои зиёд, шолизорҳои пуроб, боғҳои серсояни дараҳтони гуногуни мевадор ва аянгурзор, ҷо-ҷо пистазор, дар ҷароғоҳҳои сероб ҳайвоноти зиёд алалхусус галлаи аспон. Ҷунин аст воҳаҳои Боҳтар. Онро бо баҳр қиёс мекарданд; теппаҳои регии биёбон чун мавҷҳои қароҳтшуда ба назар мерасанд. Назудани об, гармии зиёд, тӯфонҳои кумии ногаҳои рӯшанини рӯэро фаро гирифта тамоми мавҷудоти зиндаро пӯшонда дастнорас гардонидааст. Факат корвонҳои уштурони тобовар, ки онҳоро «боҳтарӣ» меномиданд, ҷуръати гузаштани биёбон мекарданд ва ин сайёҳонро лоҳим буд шабона аз рӯи аломатҳои ситораҳо роҳ раванд.

Худи боҳтариҳо дар сарчашмаҳо чун ҳалқи сершумор ва ҷанговар, ки ҳеч гоҳ беярок намегаштанд, тас-

вир шудаанд. Дар мусавваҳои қадима бохтариҳо чун одамони бо тархи рӯй зебо, бинии тегадору риши ғулӣ, дар тан камзӯлчаю шалвор ва мӯзаҳои сокпости кафшмонанд, дар гӯшҳо ҳалқа, дар сар тасма барои нигоҳ доштанд. Аз онҳо кулоҳи намадин мисли скифиён пӯшида ба назар расидаанд. Умуман бохтариҳо шаклу шамоили зиёди скифҳоро доранд, бесабаб нест, ки муаллифони қадима бисёр вакт ҳар ду ҳалқро ба ҳам раздик месозанд.

Пойтахти Бохтариён шаҳри Бохтар буд. Дар қисми баландии шаҳр дар арк қасре ҷойгир буд, ки шӯҳрати дастнорасу васеъ паҳншуда дошт.

Дар маълумотҳои қадим Бохтар яке аз қалонтарин вилоятҳои давлати бузурги форси Ҳаҳоманишиҳо ба назар мерасад. Вилоятҳон Бохтар қисман аз «шоҳи бузург» чудо шуда, ба қувваи ҳарбии бохтариён такя меқарданд. Вакте ки давлати Ҳаҳоманишиҳо аз тарафи Искандари Макдунӣ сарнагун гардид, ҳокими охирини Бохтариён Бесс хост ба Искандар мӯкобилият намояд, vale барор накард. Бохтар ба ҳайати империяи Искандар дохил шуд. Дере нагузашта яке аз ҳокимони юнонӣ заҳираҳои бои мамлакатро дига худро шоҳ эълон карда ба давлати муктадири юнонию бохтариӣ асос гузашт. Он қарib сад сол давом дошт. Дар миёнаи асри II то давраи мо ба Осиёи Миёна боз кӯчманичиёни Осиёи Марказӣ зада даромаданд. Дар Бохтар тоҳариҳо сокин шуданд. Онҳо ташкилқунандан давлати машҳури Қӯшониён — яке аз давлатҳои муктадири ҷаҳонӣ дар он давра буданд, ки дар як саф бо давлати Порт, империяи Рим ва империяи Ҳан меистод.

Аз он давра номи қадимаи «Бохтар» чои худро оҳиста-оҳиста ба номи нави Қӯшоншаҳр (аз рӯи сулолаи ҳукмрон) ё худ тоҳариҳо (ба номи ҳалқи нав) бадал мешавад. Танҳо пойтахти мамлакат ва вилоятҳон марбути ба онро чун пештара ном мебурданд. Воеан номҳои маҳфузмонда бетағиҳир намонданд: қалимаи «Бохтар» дар натиҷаи тағиӣи овозҳо ба «Балҳ» мубаддал гашт. Шаҳри боҳашамати асримиёнагӣ Балҳ чун яке аз марказҳои бузурги олами мусулмон маълум буд.

Вақтҳои оҳир ба маълумотҳои камшумори ҳаттии сарчашмаҳо оид ба Бохтар маводҳои бостоншиносӣ иловава гардиданд. Кофтуковҳои бостоншиносӣ шаҳрҳои фарсудаи юнониро, ки замоне дар Бохтар равнӣ доштанд ва бокимондаҳои ибодатхонаҳои шоҳҳои Қӯшонро кушо-

данд. Ба замми ин ба мо худи бозёфтхо ва навиштахон юнонихон бохтарию тохарихо хикоят мекунанд.

Вале мавзўи асосин боб ин нест. Мо меҳостем дар боран дигар, ба хусус оид ба масъалаҳон салтанати қадим хикоят кунем. Гал сари он ки дар сарчашмаҳои ҳатти оид ба адамияти маорифи сиёсии Бохтар, ки дар давраҳон қадим дар салтанати Ҳаҳоманишиҳо вучуд дошт, ишораҳо шудаанд. Ин ишораҳо барои мо чун нури охирини ҳабарҳон шифоҳӣ дар гузаштаи дур дохил шудааст ва рӯшанини ҳираи он суроби умумии ким-кадом ҳодисаҳон муҳимро аз зулмот гирифтааст, ки онро то ба ҳол муайян карда наметавонем. Маълумотҳои аз ҳама қадима оид ба Бохтар дар таълифоти Ктесий мавҷуданд. Ктесий юнонӣ, духтури меросӣ аз Қнода—шаҳри соҳили гарбии Осиёи Хурд баромадааст. Ҳангоми амалиётҳои ҷангӣ ба форсҳо асир афтода, ҷанде пас тавассути санъати шифобаҳияш ҳамнишини шоҳи форс гардид ва мартабан «духтури дарбор»-ро гирифт. У шоҳ ва онлан вайро табобат карда ба боварни малика-модар медарояд. У аввалҳои асри IV то давраи мо ба ватан баргашта таълифоти зиёдеро оид ба таърихи Осиё навиштааст.

Гуфтан душвор аст, ки чӣ Ктесийро ба таъриҳҳӣ шудаин водор кардааст? Шояд сабабаш шӯҳрати беназири донишмандии шарқиаш бошад. Ҳол он ки вай таи ҷанд сол дар дарбори шоҳи бузурғ-и Осиё эътибори баландеро сазовор буд. Вале аз Ктесий таъриҳчии хуб набаромад. Шарқи қадимро вай тамоман намедонист. Тахти назари таъриҳӣ вай романҳои ишқии шавқовар эҷод карда, рӯйхати дуру дарози шоҳҳои бофтаро тартиб доштааст. Аз диди мо Ктесий насрнависи бад нест, вале ҳеч гоҳ таъриҳҳӣ шуда наметавонад. Ба замми ин ҳудаш саҳех будани маълумотҳои овардаашро даъво карда, ҳатто бâъзан ба солномаи шоҳӣ ва ҳикоятҳои аҳолии маҳаллӣ ҳавола месозад. Дар ҳақиқат аз рӯи адолат бояд гӯем, ки ҳикоятҳои Ктесий то ҳол чун акси садон ҳираи асотири шарқӣ ва ривоятҳои таъриҳӣ ба гӯш мепрасанд. Маҳз бо шарофати чунин ҳолат ин ё он ишора, ин ё он номи аз Ктесий ошкор шуда, бâъзан фавқулодда, дикқатчалбуниандагӣ ва пурбаҳо ба назар мерасад, ҳамин тарик дар адабиёти ҳасакӣ донаҳои пурқимате ҳам меафтад. Дар Эрон Ктесий бо афзалият дар пойтаҳт, дар шаҳри Суз (дар Ҳуҷистони ҳозира) зиндагӣ мекард. У дар Бохтар набуд. Вале бо бохтариҳо дар

Суз вохӯрданаш имконпазир буд ва дар ҳакиқат боре дар ҳикоятҳои бохтариҳо ишора шудааст. Дар пойтаҳти Эрон аз аҳли мамлакатҳои шарқи дур кам набуданд. Ба қариб кушодани ҳуччатҳои архиви дарбори Эрони ҳамон давра шаҳодат медиҳанд, ки бохтариҳо бо гурӯҳҳои қалон мунтазам ба назди шоҳ меомаданд.

PDF Compressor Free Version

Ктесий онд ба Бохтари қадима чи ҳикоят мекунад? Маълумотҳои ба мо зарур дар қиссаҳои Ктесий онд ба ҷангҳои Нин мавҷуданд. Шоҳи бузурги Ошурӣ Нин қарib тамомӣ Осиёро забт кард. Дар шарқ факат Бохтар ва Ҳинид мутеъ набуданд. Лекин Нин меҳост, ки Бохтарро ба тасарруфи худ дарорад. Вале ў медонист, ки бохтариён ҳалки сершумору часуранд ва худи Бохтар мамлакати дастнорас аст, аз ин рӯ лашкари зиёд ҷамъ оварда ба ҳӯҷуми он тайёрӣ дид. (Ктесий барои ҳуччатӣ кардани ҳикояти худ чи қадар қувва ва ба қадом тезъод ҷамъ овардани Нинро нишон додааст; дар ракам мубқилиғаи зиёде кардааст). Нин лашкар ҷамъ оварда, ба тараги Бохтар ҳаракат мекунад. Дар муқобилият ошуриҳо ноилоч ба ҷанд гуруҳ ҷудо шуданд, ҷунки ба мамлакат танҳо бо гузаргоҳҳои дастнораси кӯҳӣ гузаштан мумкин буд. Бинобар ин шоҳи Бохтар аз наздиқшавии ўрдуни горатгари ошуриҳо ҳабардор шуда лашкар ҷамъ мекунад (ин чо Ктесий ракамҳои дуруст медиҳад). Дар задухурди аввалини гузаргоҳҳои кӯҳи бохтариҳо дастбolo шуданд. Вале бохтариҳо чун диданд, ки аз тангҳо дар ҳамвориҳои Бохтар лашкари наъ ба нави душман омадааст, рӯҳафтода шуда ҳона ба ҳона парокандагар диданд. Нин қарib ҳама шаҳрҳои бохтариро ба осонӣ истило кард, вале кӯшиши гирифтани Бохтар бефонда буд. Муҳосираи дурударозе оғоз ёфт.

Дар байни муҳосирагарон ашрофи ошурӣ Оиц низ буд. Занашро бехад дуст медошт, тоқати ҷудоӣ надошт ва ўро наздаш ҳонд. Зани ў бошад. Семирамида зани аҷойб буд. Ҳудон таолло ўро олиҳаи зебою ҳунарманд оғарида буд. Ва инак Семирамида либоси мардона дарбар ба мавқеи ошуриҳо меояд. Ин чо бâъди мушоҳидан муҳосира Семирамида ба ҷунни қарори катъӣ омад. Ҷанговарони часурро ҷамъ карда, ба болон арк мебарояд, ки муҳосирон он ҷоро дастнорас гумон дошта, ҳимоя измекарданд. Бохтариён лашкари душманиро дар арк диданд ба таҳлуқа афтода, муқобилиятро катъ мекунад. Бâъди ин Семирамида зан буданашро пинҳон намекунад. Нин аз корнамони Семирамида ҳабардор шудааст.

да ба ў дил мебандад. Вай аз Онн хохиш мекунад, ки занашро ба ў бахшад ва ба ивазаш духтарашро ба ў медиҳад. Вакте ки розӣ намешавад, ўро таҳдид мекунад. Онн аз занаш тавони чудой надошт, vale ҳашми шоҳ аз он бадтар бӯйбӯхт худашро ба ҳалокат мерасонад. Нин Семирамидаро ба зани гирифта, ҷавохироти Бохтарро соҳиб шуда, бо ғалаба ба Ошур бармегардад.

Чунин аст ҳикояти Ктесий. Маълум ки ин таъриҳи не, ҳатто ривояти ҳакиқӣ ҳам набуда, дар он ҳолати адабӣ ҷой дорад ва ин ҷо гузоришоти адабии гузаштагонро мушоҳида кардан мумкин аст. Ба ҳар ҳол дар ин ҳикоят заррае аз ҳакиқат мавҷуд аст. Ва он дар асоси таъриҳи ошуриҳоро ҷун забткунаидагони қадимаи «Осиё» нишон додааст. Сулолан бадҳашми шоҳони ошуриҳо дар симон Нин таҷассум шудааст. Семирамида шабехон мушаҳаси таъриҳии малиқаи ошури Шаммураматро додар, ки дар асри IX то давраи мо ҳукмрони кардааст. Қиссаҳо дар бораи Семирамида дар ҳакиқат дар давраи Ктесий байни ҳалкҳои Осиёи Пеш маъмул буд. Баъзе қисматҳои ҳикоят онд ба Бохтар ба шарофати маълумотҳои Ктесий аст.

Оё ошуриҳо бо Бохтар юриш карда буданд? Ин са-
волро инкор бояд кард. Дар роҳи Байнанинҳрайн мам-
лакати аз ҳама шарқтари Бохтар Порт ба ошуриҳо маъ-
лум буд. Дар ҳакиқат дар архиви шоҳи ошури мактубе
а兹 ҷосус гирифта пайдо шуд, ки вай аз рӯи баъзе тадқи-
котҳо дар Бадаҳшон, дар ноҳияе кони лочвард будааст.
Гарчанде баъзе робитаҳо байни Ошур ва заминни бохта-
ри мавҷуд буданд, vale онҳо бениҳоят суству тасодуфӣ,
тӯли асрҳо дар хотирҳо бокӣ мондаанд. Ва албатта, на
ин муносибатҳо асоси ҳикояти Ктесий онд ба юриши
Нин ба Бохтар шуданд. Фақат ҷадвали «Таъриҳи Осиё»
ро, ки Ктесий риоя мекард, ҷунин буд, ки вай давлат-
дории Бохтарро ба давраҳои баъди подшоҳии Нин номум-
кин медонист. Агар ба забони ҳозира синхронизм гӯем,
муносибати Нин бо шоҳи Бохтар аз рӯи назарияи таъ-
риҳии Ктесий нақл шуданд. Мумкин ҳуди мулки Бохта-
ри Ктесий сафсата бошад? Шояд он ба истилоҳ танҳо
акси қадимаи мақоми намоёни ноҳияи Бохтар дар за-
мони Ктесий бошад? Аз тарафи олимон ҷунин пешни-
ҳодҳо ҳам шудааст. Vale акси онҳо будан ҳам имкон-
напазир аст, агар як ҷиҳати ачиби фавқулодда наме-

буд. Гап дар сари он, ки шохи Бохтарро Ктесий Зардушт ном додааст.

Пайғомбар Зардушт (шахсияташро алҳол фарразан мегӯянд, эҳтимол дар асрӣ VII то давраи мо зиндагӣ кардааст) чи тавре ки маълум аст, асосгузори зардуштия, дини давлатни Эрон дар давраи сосониён, қабл аз давраи забт кардани арабҳо ва ҷорӣ гардидани ислом дар Эрон мебошад. Аммо ба саволе, ки Зардушт дар кучо зиндагӣ кардааст, байни олимон мувофиқатӣ нест. Масъалан давлати Бохтари қадим маълум гардид, ки факат як ҳалқаи силсилаи масъалагузориҳост. Аз ин ҳалқа кашида ҳалқаи дигареро берун овардем, ки дар он масъалан мухим «ватани зардуштия» падид омад. Вай бехад мураккаб аст, мо он қадар ба вай наздик мешавем, ки факат масъалан ба мо зарурӣ аён гардад. Ҷоловар шудани Ктесий Зардуштро сари қалобан морогум мекунад, ки то тадқикотхоро онд ба давлати Бохтари қадима давом дихем. Ҳамчунин Зардушт бо гуфти Ктесий шохи Бохтар аст. Аз дигар сарҷашмаҳо дар бораи у чи маълум аст? Симои Зардушт, ки дар таърихи Эрон мақоми қалон дорад, бесабаб мавкеи худро дар анъанаҳои таърихии Эрон наёфтааст. Ба достони «Шоҳнома»-и безаволи шоири бузурги форсу тоҷик Абулқосими Фирдавсӣ, ки таҷассумкунандай анъанаҳои класикист, рӯй меорем. Пайғомбар Зардушт дар достон чун персонаж бисёр ёдовар мешавад. У ва шоҳ Гуштоспро аз сулолаи қаёниҳо ба дини худ ҳидоят мекунад. Шоҳ Гуштосп дар Балҳ ё худ ҳамон Бохтар ҳукмрон аст! Ҳаминро гуфтанием, ки байтҳои қиссаҳуда дар бораи Гуштосп ва Зардуштро Фирдавсӣ ба қуллӣ аз мероси назмии ҳамзамони қалони худ Дакиӣ гирифтааст. Дакиӣ бошад, зодаи Балҳ ё Бухоро буда, бешак, ривоятҳои махаллиро хуб медонист.

Хуллас, Ктесий давлати Бохтарро бофта набароварда, балки дар ҳакиқат дар бораи он аз форсҳо ё бохтариён шунидааст. Қиссақунни ин давлат, новобаста аз ошкор кардани сарҷашмаҳои гуногуни тақрибан якуним ҳазорсола мӯътамади таърихӣ дорад. Дар ҳакиқат Ктесий Зардуштро пайғомбар не, балки шоҳ тасвир кардааст. Чунон ки қайд гардид, Ктесий дар бораи дурустии шунидаҳои худ аҳамияти қам дода, образнок нишон додани номи Зардуштро авлотар донистааст (ба юнониҳо — ҳамасрони Ктесий, Зардушт маълум буд).

Вале дар дасти мо боз як сари риштai роҳнамое

хаст, ки ривоятхон давраи Зардушт набуда, балки муҳиту мусирони бевоситай пайғомбарро ба ёд меорад. Мо китоби муқаддаси зардустиён Авесторо дар назар дорем. Кисми асосии матнҳои Авесто дар хузури Зардуст ё худ дар давраи ба ў наздик мураттаб шудааст. **Хатто** Кисме из матнҳо бо таълимоти Зардуст таҷдид гаштаанд. Пайравони Зардуст ин матнҳоро аз ёд карда, аз насл ба насл мерос монданд. Гарчанде забони пайравони Зардуст бо мурури замон дигар шуда бошад ҳам, матнҳои Авесто тан асрҳо бетағӣир монданд, чунки онҳо муқаддас буданд ва тағйири он таҳқир шуморида мешуд. Дар давраи Сосониён аллақай диндорон онро намефаҳмиданд.

Баъди тасдики пурраи ислом як кисми форсҳо дар дини қадимаи худ монда, ба сарзамини Хинд кӯчиданд. Авлоди онҳо «форсҳо» то ҳол дар атрофи Бомбай сукунат доранд ва расму онни Авесторо пос медоранд. Дар илм Авесторо ҳанӯз дар аспи XVIII дохил карда буданд. Таърихи бо аврупоиён шинос гардидаён як боби шавқоваре шуда метавонист, вале мо ба ин тавакқуф намекунем.

Ҳамин тавр мо дар симони Авесто сарчашмаеро дорем, ки бояд масъалаи давлати қадимаи Бохтарро пурра ҳал қунад. Дар ин чо мо ривоятхон норавшаниро дар бораи давлати афсонавӣ пайдо накарда, балки ба зинти онҳо аз наздикӣ шинос шуда ва гӯё ҳамасрони онҳо мегардем. Сафҳаҳои Авесторо вароқ зада, ҳайрон мешавем, ки Бохтар дар ягон ҷо ёдовар нашудааст. Дар ҳакиқат дар Авесто як маротиба Бохтар (факат дар шакли вайроншудаи Бахди) ба катори номгӯи мамлакатҳо вомехӯрад. Аммо ҳамин ягона ёдоваршавиро муҳаккикон чун замима мешуморанд. Олимон оид ба беахамият мондани Бохтар дар кисмҳои маҳфузи Авесто ақидаҳои гуногуни доранд. Масалан, фарзияест; эҳтимол дар кисматҳои Авесто, ки аз байн рафтаанд ва то мо нарасидаанд, дар бораи Бохтар зиёд гуфта шуда бошад. Вале ба ҳар ҳол дар матнҳои маълуми китоби муқаддаси зардустиён бештар оиди макони зист ва фаъолияти Заратуштра (Зороастра) ва Виштасп (Гуштасп) дар бораи мамлакати Ариана-Вайча гуфта шудааст. Вокеан ин маълумотҳои Авесто ҳеч гоҳ чустуҷӯҳо моро осон намекунанд. Худи мамлакти Ариана-Вайча муаммоест, ки барон кушодани он чанд насли олимон кӯшиш доранд. Маънии Ариана-Вайча (аниктар, кисмати дуюми

он — Вайча) пурра маълум нест. Тахминан вайро «Падхони Ориёно» маънидод кардан мумкин аст. Вале чунин маънидод барои муайян Кардани мавзеи мамлакат имкон намедиҳад. Ориёно дар қадим худро эронзабон да хиндзабон ном мебурданд. Чи хел маълумотдо аз сарчашма дар Барон мамлакат гирифтган мумкин аст? Дар Авесто номи вай ҳамеша дар қатори шаклаҳон шахшуда: Ариана-Вайча наздики (дарёи) Вахви-Датя во-мехӯрад. Аз рӯи тасвирҳои норавшани адабиёти зардушти ии мамлакат дар қисми шимолу шарқи кишвари Эрон, наздики болооби дарёи Вахви-Датия чойгир аст, Шимолтар аз он поён бо самти ҷориҷавии дарё заминҳои тӯрониён ва ҳамсаъҳои кӯчманчии ориёнҳо доман паҳн кардааст.

Дар яке аз матҳои Авесто оид ба давлати Ариана-Вайча беҳтарину пешқадамтари мемлакати оғаридаи Хурмузд тавсиф шудааст ва аз номи яздон суханони ўро овардаанд: «агар ман ҳар як сарзаминро барои сокинонаш азиз намегардондам, ҳар ҷанд ки он ҷиҳати макбуле надошта бошад, шояд тамоми мардуми олам ба Ариана-Вайча рӯй меоварданд». Азбаски дар ии мати «нуксон» ва мусибатҳон кишварҳоро қайд кардан зарур буд, мори оби ва «зимиston — оғаридаи девон» ба ии сурат номбар шудаанд. Мазмунин маълумоти охириниро аз гуфтор оид ба Иим (дар эпоси асримиёнагии эронӣ — Чамшед), шоҳи афсонавии Ариана — Вайча равшан кардан мумкин аст. Иим боре мардумро аз зимиstonи фалокатовар наҷот дода, худ курбони мори афсонавӣ гардidaаст (ии мор дертар дар адабиёт дар симони Заххок, қотили Чамшед зуҳур ёфтааст). Шорехи қадима, ки забони авестонро истифода кардааст, нишондоди матни зимиstonро аз диди худ фаҳмида, устуран дигарро (чӯкрофӣ) истифода карда илова намудааст: «Дар он ҷо даҳ моҳ зимиston аст, ду моҳи тобистон ҳам барои об, барои замин, барои дараҳтон сард аст...» Ҳамин тавр биҳишти зардушт яхбаста шуд. Шорехи дигар аз ҳад зиёд ҳисобида ва аз худ илова кардааст: «Маълум, ки дар он ҷо хафт моҳ зимиston ва панҷ моҳ тобистон аст». Баъдтар ҳамаи ии мулоҳизаҳо ба матҳои асосии Авесто доҳил шудаанд.

Дар кучо ии мамлакати пурасору зебо чойгир шудааст? Баъдтар, аллакай дар асри миёна бо пиндоши зардуштиён Ариана — Вайча дар кишвари Атурпатакан (Атропотена, Озарбойҷони эрон) воеъ аст. Воеан пай-

доиши ин акида маълум аст: дар замони сосонихо дар Атропотен маркази бузургтарини зардустия воеъ буд ва мадуми он иддао мекардан, ки маҳз онҳо дар ватани зардустия зиндагӣ мекунанд.

Байни олимони мусоир оид ба макони Ариана — Вайчаро акидай ягона нест. Як вактҳо дар илм фарзияе маъмул буд, ин Ариана — Вайчаро ба Хоразм шабоҳат медоданд. Илова бар ин, тарики нави фарзияи наздикиҳои Хоразм воҳаи Хоразми хозира набуда, балки вилояти Марву Ҳирот, ки ба ҳайати давлати қадимаи Хоразм дохил мегардид, дар назар дошта шудааст. Воеан ин акида мураккаб аст, асосаш дар дигар фарзияҳо ҳам чандон боварибахш нестанд ва вактҳои охир бисёр тадқикотчиён мубоҳиса доранд. Ҳақ ба ҷониби он олимонест, ки ҳудуди Ариана — Вайчаро дар ҳамвориҳою пахноҳои дарёҳои бузурги Осиёи Миёна Амударё ва Сирдарё донистаанд.

Алоқа бо яке аз ин дарёҳо ва мамлакате, ки дикқати моро ба ҳуд мекашад, дар матнҳои Авесто низ нишон дода шудааст, асосан бо номи дарёи Вахви — Датия сурат мегирад. Ин чӣ ҳел дарё аст? Мувоғики тасаввуроти қадимаи зардустӣ (то давран мо дар шакли баъдина расиданд) ин яке аз ду дарёи қалонтарин аст, ки аз Кӯҳи Баланд (Хара — Брзатӣ) ҷорӣ шуда, бисёр дарёчаҳоро ба ҳуд ҳамроҳ карда, дар баҳри Варукарта (баҳри Каспий) мерезад. Дар он бе ягон мушкилот Амударёро шинохтан мумкин аст, ки як вактҳо тавассути алҳол Узбойи хушкшуда ба Каспий мерехт. Дар замони сосониёни маҳз ба Амударё номи Веҳрот (шаклан дигаршуда Вахви) мансуб медоданд. Аммо ин ном китобӣ набуда, факат дар байни форсҳои зардустӣ маъмул буд. Сафири Рум Зимарҳ, ки бо роҳи шимол аз Эрон гузашта, то Амударё расидааст, вайро бо ҳамин ном ёдовар шудааст.

Бенҳтиёр суоле пеш меояд: оё наметавонад Ариана — Вайча, ин «Паҳнӣ Ориёно» дар ҳамвории мавзеи болони Амударё ҷойгир шавад ё ҳуд дар он мамлакате, ки баъдтар бо ақидан умум Ҷохтараш номиданд. Бо вучути ин Ҷохтар баъдтар номашро ба номи дигар Тоҳаристон наваз қард. Дар замони Зардуст агарчи номи Ҷохтар вучуд дошта бошад ҳам, маълум набуда, мағфуми водии дарёи Балхобро дошт.

Дар ин ҷо мояд каме ба гузашта назар андозем. Чи тавре ки зикр қардем, дар эпоҳони эронӣ шоҳ Гуш-

тосп хомин Зардуст ба сулолаи каёнико мансуб аст. Дар ҳакикат ҳам дар Авесто Виштоспи чавон увони кавиро дошт. Кава — ин увон — лакаби як катор шодони қадим буд, ки байни худ хеш буданд. Дар Авесто ишорас хаст, ки кавис аз минтакае, ки «дар он чо қули Қансава (Ломун) аз дарён Ҳайтумант (Ҳилманд) ҷорӣ гардида ва кухи Ушидан бо об ихота пайдо шудааст...» (баъд дарёҳои Синистон номбар шудааст). Ҳануз дар асри гузашта ашрофони синистониро каёни ном мебурданд ва аз байни онҳо ҳокимони Синистон пайдо шуданд.

Магар ин маълумотҳо ба мавҷудияти салтанати қавӣ Виштосп дар Ариана — Вайча муҳолиф нест? Охир дар рӯйхати мамлакатҳо Ариана — Вайча ва Ҳайтумант (Синистон) мамлакатҳои зиёде ёдовар шудаанд. Барои ба ин савол ҷавоб додан ба насаби қадими қаёнико таваҷҷӯҳ мефармоем. Дар Авесто қаваҳои зайл ҳастанд: Қавата, Аливанҳу, Ӯсадан, Аршан, Писина, Бияршан, Сияваршан, Ҳусрав зимнан маълум аст, ки аз қаваи сеюм то шашум бародаранд. Қава Виштосп писари Арватасп каме дар канор мондааст. Аз рӯи эпоси баъдинаи эронӣ аз ҷорӣ бародар — қаваҳо қалониаш Ӯсадан ба хисоб мерафт, дигарон дар мулкҳон худ ҳукмрон буданд; қавми ҷорӯм қава Виштосп яке аз ҳамин бародарон Писина буд. Эҳтимол ибтидо ё маркази «салтанати» насаби қава дар Ҳайтумант будааст ва мулкҳон дигаре ки дар яке аз онҳо салтанати Виштосп ҷоъ буд, метавонист дар дигар ҷой, аз ҷумла дар Ариана — Вайча бошад.

Агар бо андешаҳои зикршуда розӣ шавем, давлати қава Виштосп дар мамлакати Ариана — Вайча дар ҷои Ҷохтарӣ баъдина вуҷуд дошт ва пайғомбар Зардуст ҳатиби дарбори ҳамин қава буд. Чунин ҳулоса имкон мебихад, ки таърихи ҳатии Ҷохтарро ба қаъри ду-се садсолан дигар бурда, онро бо сарчашмаи якуминдарача мисли Авесто мукаммал гардонем.

Акунун мекӯшем, ки бо қадом роҳҳо рафта инъанан хотираҳои оид ба давлати қава Виштоспро назора карда ва баъзе лаҳзахоро дар он ғаҳмонем. Аз ҷумла, барои ҷо дар баъзе ҳолатҳо Зардуст бо Ҷохтар алока дорад ва дар дигар ҳолат бо вай ягон муносибате надорад. Ҳонандаро огоҳ мекунем. Он ҷизе ки мо дар зер ба он шакл тасвир мекунем, аз ягон сарчашма гирифта ҷашуда, балки таҷдиди мост. Аммо кӯшидем то андозае саидҳоро, ки ба масъялагузориҳон мо муносибат доранд,

пурра фаҳмонанд ва алоқаҳон байни санадхоро барка-
рор кунад ё ин ки акалан фарзия шаванд.

Ба сари давлати кава Виштосп ким-чи хел фалокате омадааст. Бо ҳамин барои Авесто таърихи давлатдорӣ тамом мешавад, ходисаҳон баъдинаро намедонем. Вале Авесто ва эпоси баъдинаи Эрон маълумоте дар худ доранд, ки он аз тохтузози азими кӯчманчиён ба сари Виштосп аст. Худи Зардушт аз рӯи ривоятҳо дар ҳамон замони тохтузозо вафот кардааст. Мавҷи кӯчманчиён эҳтимол давлати Виштосп ва ҷамоати зардушти нав ба амал омадаро рабудааст. Вазъият дар замонҳои назди Амударё тағйир ёфт, иттиҳодияҳон пешина аз байн рафта, навҳо ба амал омаданд ва дар ҳарита ба ҷон Ариана — Вайча Боҳтар пайдо шуд.

Ба ҳар ҳол байни давлати Виштосп ва Боҳтар ким-чи хел ирсияте ҳаст. Боҳтариён Виштоспро чун шоҳи худ ёдовар мешаванд. Бо сабаби он ки Ариана — Вайча бо тамом аз ёдҳо рафтааст, Виштосп дар ривоятҳон боҳтариҳо шоҳи боҳтариҳо зоҳир мешавад ва ҳамин тавр Зардушт ҳам боҳтариҳо гардид: анъанаҳон шифоҳӣ ҳамеша ба «таҷдиди» ҷуғрофия майл дорад. Табиист, ки нависандагон бо ривоятҳон боҳтариён имкони шиносоӣ доштанд, онҳо Ктесийю Дақиқӣ буданд ва Зардуштро бо Боҳтар алоқаманд карданд.

Кисми тобеони Виштосп, ки таълимоти зардуштияро қабул карда буданд, аз кӯчманчиён дар ғарб эмин ҷустанд. Муҳоҷирон дар кисми шимолии Мод, дар ноҳияи Рага (маркази он бо ҳамин ном дар наздиҳои Текрони ҳозира воеъ буд) маскан гирифтанд. Авесто ва анъанаҳои баъдина ишораҳое ба он доранд, ки дар ин минтақа маркази қадиман зардуштиён мавҷуд буд. Дар ин ҷо онҳо ба иттиҳоҳи қабилаҳои мод ба сифати қабилаи алоҳида доҳил шуда ва дар байни ҳамсаҳо бо номи муғҳо маъмул гаштанд. Маълумотҳон қадима муғҳоро чун қабилаҳои мод васф кардаанд ва воеан бо урғу одатҳон худ аз аҳолии атрофашон бисёр фарқ мекарданд. Намояндагони ин қабила аз рӯи афзалият вазифаи ғидоиро иҷро мекарданд. Қайд бояд кард, ки дар ин ҷо гузориши таҷдидшуда пурра воеист. Ҳатто дар навиштаҳои онд ба ҳалқҳон Осиён Миёна ва Эрон, ки соҳти қабилавии худро нигоҳ доштаанд (масалан, дар туркманиҳо), табдили ҷамоатҳон диниро ба «қабилаҳон муқаддас» мушоҳида кардаанд.

Таърихи сийдан муғҳо дар сарҷашмаҳо рӯшаний ан-

дохтанд. Таъсири мурхо меафзуд. Онҳо эҳтимол парасташро дар пеши охирин шодони мод ичро карданд. Дар замони Ҳахоманишиҳо онҳо расму оинашонро бо форсҳо ва дигар ҳалқҳон эронӣ якҷоя карданд. Билохир, дар давраи сосониён таълимоти мурхо зардуштия дини ягонаи давлатни Эронибӯй шуд ва мурхо фидонёни он.

Аввалии зардуштиёне, ки дар шимолии Мод маскан гирифтанд, таълимоти Зардуштро самимона ёдовар шудаанд. Аз онҳо Готҳо («Сурудҳо») асоси Авесто тартиб дода шуд. Аммо мазмунни асосии ин таълимот масъалаи одоб буд (албатта, шакли мувофики замонро ифода мекард). Баробари ин дар ҳамсоягӣ бо Зардушт ориёни ҳиндуро Сиддҳартҳа («Буддо») тарғиб мекард. Вакте ки зардуштиёро дар Мод зарурати ташкили қонуни «ҳакими»-и динин ҳамаҷониба, ки маъбаду маросимҳон динӣ расму оин, меъёри иҷтимоиро муайян менамуд, пеш омад, онҳо он чизеро ки бо худ аз ватан Ариана — Вайча, аз падарону бобоёни худ то давран Зардушт мерос монда буданд, гирд оварда ба он дохил карданд. Ҳамин тавр Авестони Ҳурд тартиб дода шуд. Ҷараёни шабоҳат дар буддой ҳам ҷорӣ шуд.

Зардуштиёни Мод аз зодгоҳи Зардушт чӣ медонистанд? Барон онҳо зодгоҳ Ариана — Вайча монд. Онҳо вайро ватани аз даст дода ва мамлакати афсонавӣ ёд мекарданд. Аз он сабаб, ки дар замони онҳо дар ҳакимат аллакай чунин мамлакат вуҷуд надошт, баъди ҳичрат аз ҳаводиси он чизеро намедонистанд. Ариана — Вайча бо ривоятҳо машҳур шуда, ба асотир табдил ёфт. Аз ҳамин сабаб аксари муаллифони антика, ки маълумотҳоро онд ба Зардушт аз мурхо мегирифтанд, ўро факат мурғӣ ё модӣ шуморидз боҳтарӣ намегуфтанд. Вакте ки ин муаллифон онд ба макон ва замони зиндагии Зардушт сухан меронданд, аҳбороти онҳо бениҳоят хираю таҳаюлӣ менамояд.

Оиди мурхо бисёр навишта шудааст (боз як масъала!). Баъзе тадқикотчиён чунин меҳисобанд, ки мурхо аз тоифаи фидонёни эрониҳои ғарбӣ мебошанд ва дар замони Ҳахоманишиҳо зардуштиро қабул намуда, таҳриф карда Авестони Ҳурдро тартиб додаанд (дар ҳакимат баъзи кисматҳо, ки дар Готҳо омадаанд, ба таълимоти Зардушт мувофиқат намекунанд). Ба назари мотаҷиди дар боло зикршудзро далелҳо исбот мекунанд. Маълумотҳои пешинае, ки дар даст дорем, алокамандии мурхоро бо Зардушт тасдик мекунанд: Зардуштро

онҳо асосгузори муғҳо хисобида ва таълимоти онро фу-
сункорӣ меноманд. Мундариҷаи Авестои Хурд, мъъбади
он, расму он, асотир ва таърихи он аз гарби Эрон на-
буда, балки маҳсули он мухитест, ки Зардушт зиндагӣ
кардааст.

Алҳол оид ба давлати пурасори Бохтар ҳамин қа-
дар ӯғлии мӯжии аст. Мо беҳуда «алҳол» нанавиш-
тем: омӯзиши мамлакати дикқатчалбӯнанде, ки онд
ба он ҳарф мезанем, акнун сар мешавад. Талу теппаҳон
биёбон, гунбазҳою қасрҳои фурӯрафтай сокинони мую-
сири Зардушт ҳанӯз ҳам мунтазири тадқикотанд. Баъ-
зеи онҳо аллакай мавриди тадқики гурӯҳҳон бостонши-
носони шӯравӣ ва шӯравию ағон қарор гирифтаанд.
Кӣ медонад, мумкин аз кӯчаҳои борику пурчангӣ яке аз
ин деҳаҳо, қад-қади деворҳои гилини ҳомӯш ҳини ово-
рагардӣ Зардушт савора гузашта, дар майдонҳои танг
байни издиҳом ваъз гуфта бошад. Аз суғаи хиштини
баланди байни деҳаҳо, аз болон деворҳои қалъаҳою бом-
лон дарбор, ки хеле барҳаво соҳта шудаанд, ба ин ҷамъ-
омадҳо қаваҳои бузург ва ҳешони сершумори онҳо на-
зар карда бошанд.

САҲХО — СОҚИНОНИ ҚАДИМАИ ҚУҲҲО ВА ДАШТҲО. ЗАРИНАИ ОҚИЛА

Дар гузаштани дур тақрибан дуним ҳазор сол пеш
дар Помир, дар Фарғона, дар кӯҳҳои Тён-Шон ва баъд
дар шимол, дар саҳроҳои Ҳафтруӯд ҳалке бо номи сакҳо
маскан дошт. Билоҳир, мавҷҳои ҳалқҳои наъ сакҳоро аз
ноҳияҳои даштий ва кӯҳие, ки ба шимол аз Помир воеъ
буданд, танг намуд. Қабилаҳон алоҳидан сакҳо факат
дар ҷойҳои қасногузари водиҳои кӯҳии Помири гарбӣ
бокӣ мондаанд, ки авлодони онҳо то ҳол дар он ҷо зин-
дагӣ мекунанд. Олимон муайян кардаанд, ки забонҳои
ҳозираю сокинони Шуғиону Рӯшон ва дигар ноҳияҳои
Помири гарбӣ бевосита аз лаҳҷан қадимаи сакҳо инки-
шоф ёфтаанд.

Номи «сакҳо»-ро ин ҳалқ ҳудаш мондааст. Аммо
форсҳо (онҳоро сакҳо гуфта ном мебурдаанд) қариб ҳа-
ма қабилаҳои ҷорвадори минтақаи саҳроиро сак мено-
миданд, чунки сакҳои асосӣ аз аввалин қабилаҳои бу-

данд, ки форсҳо бо онҳо воҳӯрдаанд. Юнонҳо номи дар боло зикршударо аз форсҳо кабул кардаанд, аммо бълан сакҳоро скиф меномиданд ва қайд мекарданд, ки онҳо скифҳон осиёй буда, аз скифҳон назди Понт Эвксин ё худ соҳили Бахри Сиёҳ бо мавзен зисташон фарқ доранд.

PDF Compressor Free Version

Сакҳоро муаллифони антика ба сифати кӯчманҷӣ ва «одамони мустакил, вахшӣ ва ҷанговар, вале вакти муносибатҳон кори бевиҷдон ва фиребгар набуданашонро» тасвир кардаанд. Зоҳираи онҳо ба скифҳо монанд буданд. Онҳо риш ва мӯи дароз мемонданд, дар тан камзулчаҳои кӯтоҳу камарбанди дароз, шалвори дарози дар буҷулаки пой басташуда, мӯзаҳои паст, кулоҳи на он қадар баланди қисми болояш донрашакл, ки гӯшдоро пӯшонда зери манаҳ баста мешуд, доштанд.

Сакҳо асосан ҷорводор буданд. Муаллифони антика онҳоро «ҷӯпони гӯсфандон» меномиданд. Аммо дар ҳайати подаҳон сакҳо галакон аспҳо инӯ буданд. Сарчашмаҳо аспҳон сакҳоро сифати хуб карда, худи сакҳоро чун савораҳои тирандоз аз камон қайд намудаанд. Дар Ксенофонт лаҳзазе тасвир шудааст, ки шоҳи форс барои савораҳои ҳалкҳои гуногун майдони озмонӣ барпо кард ва вакте ки аспдавонӣ сар шуд, як ҷавони сакӣ аз ҳама пеш ба марра расид, шоҳ ба ваҷд омада салтанати хешро ба аспи ў иваз кардани шуд. Вале вай рад карда гуфтааст, ки факат аспашро бо «сиюсгузорни одами часур» иваз мекунад.

Сакҳо ба якчанд кабилаҳо ҷудо мешуданд. Яке аз мухимтарин кабилаи сакҳо комедҳо буданд. Оид ба комедҳо ҷуғрофшиноси антика Птоломей ҳабар медиҳад, ки маълумотҳои вай билохир ба ҳикояҳои тоҷирони роҳи бузурги «абрешим»-и асрҳои I—II давраи мо рафта мерасад. Тавассути дониши комедҳо ин тоҷирон аз роҳи Боҳтару Сүғд ба Манори Сангин мебаромаданд (чи тавре ки таҳмин мекунаанд, мавзен наздиҳои Даравуткурғон, дар гарбии водии Олой). Комедҳо дар мамлакати кӯҳии миёни Амударёю Сирдарё ва ноҳияҳои болооби Сирдарё ва шоҳобҳои чапи он сокин шуда буданд. Эҳтимол дар замонҳои қадим комедҳо сокинони ноҳияҳои Каротегину каторкӯҳҳои Ҳисор ва боз шимолтару шарқтар буданд ва бъядтар ноҳияҳои ҷанубӣ то Даҷвузу Рӯшонро ишғол кардаанд. Ҳамаи ин ҷойҳоро ҷуғрофшиноси асримиёнагӣ ба ҳалки кумиҷ ва мамлакати Кумид ҷудо кардаанд.

Сакҳо ташкилкунандагони эпоси бойтарин буданд. Ровиёни онҳо Заринан оқилаю зебо, Спаретрӯи часур, Шераки фидокор ва Рустами таҳамтаиро месуруданд. Дар ривоятҳои сакҳо занҳо натаҳо бо зебогӣ, балки со шуҷоати худ бар зидди душманон шӯҳратер буданд.

Аммо сакҳо дар ин давра ҳат надоштанд ва ба мо аз гузаштаи қадими худ низе бокӣ намондаанд. Ҷӣ тавр Мо аз ривоятҳои сакҳо боҳабар шудем? Бо шарофати ҳолатҳои зер маҳфуз мондаанд. Миёни ҳазорсолан аввал то давран мо сакҳо бо давлати форсии Ҳахоманишиҳо алоқа баста дар канори шимолу шарқии он буданд. Аз тарафи дигар дар гарб ин давлати бузург бо юнонӣ алоқа дошт. Таърихнависи Юон бошад, дар ин давра инкишоф наёфт. Таърихшиносони юонӣ маълумотҳоеро онд ба ҳалқҳо, ки ба доираи давлати Ҳахоманишиҳо дароварда буданд, ба мо бокӣ мондаанд. Эҳтимол он вакт робитаҳон бевоситан сакҳо бо юнонӣ будаст. Сакҳо яке аз қисмҳои лашкари Форсро ташкил медоданд ва дар юришҳои шоҳони Ҳахоманишиҳо иштирок карда, дар яке аз ин юришҳо ба Юон даромаданд. Юнонӣ низ аксар вакт ба ноҳияҳои гарбии давлати Форс, ба шаҳри Суз (пойтаҳти Ҳахоманишиҳо, шаҳри қадима дар ҷанубу гарбии Эрон) ки бо сакҳо воҳӯрда метавонистанд, дохил шуданд. Дар Суз дар дарбори шоҳи Форс якчанд сол таърихшиноси юонӣ Ктесий зиндагӣ кардааст. Ктесий таърихи давлати Форсро тартиб дода, дар он бо сакҳо таваҷҷӯҳи зиёде намудааст. Дар таълифти ў якчанд ривоят қайд шудааст, ки онд ба сакҳо бахшида шудаанд. Аз ҳама ҷолибтараш ривоят дар бораи Зарина аст. Вай аз замонҳои қадим ривоят меқунад. Ктесий инро охир асири V то давран мо шунидааст ва воқеаҳои дар он зикршуда такрибан ба асири VII то сол шуморни мо мутаалиқанд.

Чандин сол пеш, гуфта мешавад дар ривоят, ба сакҳо зари Зарина роҳбарӣ мекард, ки бо зебогии гайриподӣ ва оқилии худ тағовут дошт. Вай ба кӯчманиҳо шудгори замиро омӯзонда, деҳаҳои қалон, аз чумла пойтаҳти худ Роксанакро (олимон дар ин ном Рӯшони ҳозираро мебинанд) соҳт. Ӯ қабилаҳои ҳамсаъеро, ки ба ҳалқаш меҳостанд зулм кунанд, ба салоҳият даровард. Аммо боре байни сакҳо ва давлати бузурги модҳо (вай қарӣ тамоми масоҳати Эрони ҳозираро дарбар мегирифт) ҷанг барҳост. Сабаби ҷанг он буд, ки яке аз ҳоқимони Ҳамсарҳади сакҳо, ки дар Қаламрави модҳо зин-

дагй мекард, бо Зарина издивоч карда кишварашро ба давлати Зарина пайваст. Бо ии шохи Мод розй нашуда, бо лашкари гароне ба сакҳо хучум овард. Миёни ду халқ хуни зиёде реҳт ва ғалаба ба ии ё он халқ насиб нагардид. Дар ҳама ин задухӯрдҳо Зарина иштирок дошт. Бил охир PDF Compressor Free Version

Заринаро заҳмин карда, аз болои асп меафтонад. Вай тайёр буд, ки ўро бо найза ҳалонад, vale мебинад, ки ўзани соҳибчамолест моту маҳбут мемонад. Ярок аз дасти Стриангей меафтад ва ўз Заринаро аз майдони ҷанг сиҳату саломат мебарорад. Сипас муваффакият ба тарафи сакҳо мегузарад. Онҳо модҳои зиёдеро асир мегиранд, ки дар байнашон Стриангей ҳам буд. Шавҳари Зарина ўро ба марг маҳкум месозад. Ҳар қадаре ки Зарина шавҳарашро зорию тавалло мекунад, ки ба Стриангей раҳм намояд, розӣ намешавад. Сипас аз ноилочӣ Зарина ҳама эсирони модро озод мекунад ва онҳо шавҳарашро мекушанд. Баъди ин сакҳо ва модҳо ба ҷанг хотима дода, сарҳадҳои пешинаро баркарор мекунанд. Стриангей бо лашкари зиёде ба меҳмонии Зарина ташриф меоварад. Зарина онҳоро назди Роксанак бодабда ба пешвоз гирифта, дар аробаи дучарҳа бо Стриангей ба дарбори Зарина мераванд. Онҳо ба ҳамдигар пинҳонӣ дил баста буданд. Зарина инро вонамуд намекард, чунки ў медонист, ки Стриангей ба духтари шохи мод хонадор аст ва ишқи онҳо барон дустдошташ оқибати бад дошт. Стриангей бошад, аз рағбат бемадору ноумед гашта ба хулосае меояд, ки худкушӣ кунад.

Бо ҳамин ҳикояти Ктесий катъ мегардад. Дар ҳакиқат ҷандин сол қабл аз байни оксиринҳои папирус дар Миср порчаero пайдо карданд, ки матни ҷолибе дошт. Маълум шуд, ки ин матни ҳикояти Ктесий оид ба Зарина аст. Мутаассифона вай дар ҳамон ҷое нотамом мондааст, ки дар дигар матиҳо низ нотамом аст. Ҳамин тавр мо намедонем, ки бо қаҳрамони ин достон чи шуда бошад. Аз таълифоти баъдина ҳамин қадар маълум аст, ки сакҳо барон абадӣ гардонидани номи Зарина макбарае соҳта, дар он тасвири теппаи қалонеро дидан мумкин аст. Дар болои макбара ҳайкали Заринаро мондаанд, ки мисли «зани сангин» хоси бисёр манзараҳои даштҳо ва теппҳост.

Чунин аст лаҳзай оддии достони қадима, ҳамсолони теппаҳою даштҳои сакҳо, ки бо шарофати тасодуф баъди ҳазорсолаҳо то мо расидаанд.

МАСАГЕТХО – СОКИНОНИ ҚАДИМАИ БИЁБОНХО. ТОМИРИСИ ДАЛЕР

Масагетхо мусирони сакҳо буданд. Онҳо дар биёбон, дар наздикӣ баҳрои Арабу Қаспий сукунат доштанд. Дар давраҳои хеле қадим аз масагетхо алланҳо пайдо шудаанд. Онҳо дар он ҷое, ки масагетхо зиндагӣ мекарданд, сукунат доштанд. Баъд ҷояшонро ба дашт ва ба доманиҳои кӯҳҳои Кавкази шимолӣ иваз карданд. Чи тавре ки маълум аст, алланҳо гузаштагони бевоситай осетинҳоянд.

Номи «Масагетхо» аз таълифоти қадимию юнони ютаний гирифта шудааст. Эҳтимол ҳудномгузорин ин ҳалқ дар шакли вайроншуда ба назар расад. Аммо аз сарчашмаҳо, ки ба мо маълум аст, форсҳои қадим ба он шаҳодат медиҳанд. Факат ҳамиро медонем, ки форсҳо масагетхоро сакҳо ҳам мегуфтанд ва барои аз дигар ҳалкҳои сак фарқ карданашон калиман «тезкулоҳ»-ро (ба форсӣ «тиграҳауда») илова мекарданд.

Масагетхо кӯчманичиёни оддӣ буданд ва ҳатто дар аробаҳо зиндагӣ мекарданд. Қадимиён онҳоро «ҳалқи сершумори часур» меномиданд. Муаллифони антиқа симон скифии ҳаётӣ масагетхоро қайд карда мегӯянд, ки онҳо фақат машғули чорводорианд, заминро шудгор намекунанд, шаҳрҳо надоранд, муқимиӣ нестанд ва аз ҷизе дар ҳавотир набуда, ба ҳар гуна ҷанг моил карда ни онҳо осон аст. Онҳо зоҳирان бо скифҳо монанд буда, мисли сакҳо либоси скифӣ дар бар доштанд ва бо қулоҳи нӯгтези дароз, ки каме ба қафо кат мешуду бâъзан хеле баланд, фарқ мекарданд. Мисли дигар кӯчманичиёни чорводор масагетхо рамаҳои бениҳоят зиёд доштанд. Вале ҷун сакҳо роли асосиро дар ҳаёташон асппарварӣ мебозанд. Дар сарчашмаҳо дар бораи масагетхо қариб ҳамеша асп ба назар мерасад. Масагетхоро ҷун ҷовандозони ботаҷриба ва бисёр вакт савора тасвир мекарданд. Ба сифати ҳусусиятҳои фарқкунанда муаллифони антиқа ба бонгарии заминҳон масагетхо аз тиљлою мис, ки гӯё онҳо ҷизҳои оҳани месоҳтанд, ишора кардаанд.

Муаллиfonи антиқа ривояти марғи шоҳи форс, асосгузори давлати бузург Курушро аз авлоди Ҳаҳоманишиҳо бо масагетхо алокаманд кардаанд. Агар гуфтаҳои таърихшиноси қадим Ҳеродот ва як катор нависан-

дагони кадимаро ба инобат гирен, пас кор чунин рух дода буд.

Курушё, ки аз заминхон Осиён Хурд (Туркияи ҳозира) то Ганг ғодибона гузашта, чандин давлати бузургро дар тасарруфи худ дароварда боре ҳам маглуб нағардидаст, меҳист қишивари хурдро бо заминхон масагетҳо — ҳалқи камбағали қўчманчӣ, ки дар биёбонҳо шарқии Баҳрҳои Хазару Араб сукунат доштанд, мустаҷкам созад. Масагетҳоро дар он замон бевазани шоҳи масагетӣ бо номи Томирис роҳбарӣ мекард. Куруш боварӣ дошт, ки тобеъ кардани ин ҳалқ барои ў душвор нест. Аввал ба хулосае омад, ки ба Томирис хостгорӣ карда, ўро ба заний бигирад ва соҳиби масагетҳо шавад. Аммо Томирис фахмид, ки Куруш хостгори ў набуда, балки хостгори давлати масагетҳост ва ради мекуниад.

Сипас, тобистони соли 530 то солшумории мо Куруш барои аз дарёи Араке (Амударёро пеш ҳамин тавр меномиданд), гузаштан тайёри мебинад. Каламрави Томирис аз он тарафи дарё оғоз мейфт. Аз қадом ҷон Амударё гузаштани Куруш аниқ маълум нест, ваде иниро ба Узбой, мачрои Амударё, ки ба Каспий мебарад, таҳмин мекунанд. Алҳол Узбой хушк шудааст, ваде он вакт дар он об ҷорӣ буд.

Аз тайёрии Куруш Томирис хабардор шуда, косид фиристода огоҳ месозад, ки ба гузаштани ў ҳалал на-мерасонад, ваде пешниҳод мекуниад, ки барои муҳориба дар мулки худ ё дар замини масагетҳо ҷой интиҳоб намояд ва вобаста ба мавзеи муҳориба тақрибан серӯза роҳи аз дарё гузаштанро озод мемонад. Куруш баъди каме дудилагӣ ба хулосае омад, ки дар замини масагетҳо ҷанг зълон кунад. Томирис бо лашкари худ аз дарё дур рафт ва Куруш бе ягон моненият аз дарё гузашт.

Ҳамин тавр форсҳо бо сардории Куруш бо зўри ба мамлакати масагетҳо даромаданд. Дар пешин онҳо ҳамвории урёни сўзон доман паҳн карда буд. Барои ба масагетҳо осон расидан ва дар ин биёбони беканор Куруш ҳила ба кор бурд. Дар якруза роҳ аз соҳили дарё мавқеъ гирифт. Дар ин ҷо ў амр кард, ки ҷорвои зиёдеро сар бибуранд (урдуи форс ҳангоми юришҳо бо худ ҷорво мебурд), нон бароварда таомҳон гуногуни тайёр кунанд ва дар ҷомҳо май тоза резанд (дар қадим асосан ба май об рехта менӯшидан, нӯшидан май тозаи ангурий аломати майхӯрий буд). Ҳамаи иниро омода карда, дар мавқеаш қисми нисбатан бадтари лашкарашро мон-

да худаш бо кисми бокимондааш ба Аракс бармегардад. Масагетхо ҳам ба мухориба тайёрӣ медианд. Онҳо расме доштанд, ки лашкарро ба се кисм тақсим ме-карданд. Асосиашро худи ҳоким ва дутои дигарашро фарзандони ўроҳбари мекарданд. Ин маротиба низ ҳамин тавр буд ва аз се як қисми лашкари масагетхо бо сардории Спаргапис, писари Томирис, ба истиқболи Куруши баромаданд. Дере нагузашта, ин отряд ба мавзеи мондарафтаи Куруши бархӯрданд. Спаргапис лашкаркаши бетаҷриба буд. Фиребро пай набурда гумон дошт, ки ҳамаи лашкари форсҳо ҳамин аст. Аскарони дар он ҷо будаи Куруширо ба зудӣ нест карда, мавзеи онҳоро ишғол кард. Боре ҳам масагетхо, ки бо зиндагии саҳти кӯчманчигӣ одат карда буданд, чунин ҳӯрокиҳои фаровонро надида буданд ва май бошад, тамоман барои онҳо ношинос буд. Масагетхо ба қадри дилҳоҳ нӯшиданду ҳӯрданд ва ба хоби гафлат рафтанд. Ҳамин вакт Куруши омада мерасад. Кисме аз масагетхоро кушта, қисми зиёдеро асир мегирад. Спаргапис ҳам асир шуда буд. Томирис аз ин бадбахтӣ оғаҳ шуда назди Куруши қосид. Фиристода амр мекунад, ки писарашибро ҷавоб диҳад ва ба ивазаш аз қишвари масагетхо бечазо баромада равад. Агар ўчунин қиёнад, вай қасам ёд кардааст, ки ташнагии ин забтқунандаро бо хун мешиканонад. Ба суханони қосид Куруши аҳамият намедиҳад, Спаргапис бошад, ҳушёр шуда ҳоҳиш мекунад, ки дасташро кушоянд ва чун дастонаш кушода шуд ба шамшер ҳудро ҳалонд.

Сипас Томирис ҳамаи қувваҳои масагетхоро ҷамъ карда, бо ақибишини бардуруғ тавонист, ки форсҳоро ба мавзеи кӯҳии аз тангию дараҳо зиёд фирефта қунад (эҳтимол, мавзеи Балхони Калон) ва ниҳоят дар ин ҷо масагетхо бо форсҳо ба ҷанг даромаданд. Аввалин бор форсҳо дар чунин мухорибаи саҳт иштирок карда, ба муқобилияти саҳт дучор шуданд. Аввал аз масофае ба ҳамдигар аз камонҳо тирҳолӣ карданд, сипас вакте ки тирҳо тамом шуд, найзаю шамшер гирифта ба ҷангӣ тан ба тан даромаданд. Муддати зиёде ягон тараф музофар нагардид, аммо дар охир масагетхо ғалаба карданд. Ҳатто барои аз мағлубият ҳабар додан қосиде ҳам на-монд. Куруши ҳам ҳалок гашт. Томирис амр кард, ки аз байни аскарони ҳалокгашта мурдаи Куруширо ёбанд, вакте ки ўро ёфтанд, сарашибро аз тан ҷудо карданд. Баъд Томирис ҳалтан ҷарминиро аз хуни одами пур карда

каллаи Курушро ба он андохт. Ҳамин тавр Томирис қасами худро ичро кард.

Чунин аст хикояте аз марги Куруш. Аммо накъли дигаре ҳаст. Масалан, Ктесий, таърихишиноси қадимаи дигар тасдиқ мекунад, ки Куруш аз захме, ки дар миёнаш ба наиза зада буданд, дархол не, балки баъди се рӯзи ярадор шуданаш ҳалок гардидааст. Аз майдони чанг ўро аскаронаш бардошта, ба мавзеи худашон мебаранд ва ў дар он чо пеш аз маргаш васияти тақсими меросашро ҳам мекунад. Ҷисми Курушро ба ватани форско фристоданд ва дар макбараи шоҳӣ гӯронданд. Дар ҳакикат маълум буд, ки ҷисми Куруш ду аср пеш дар ҳамин макбара гӯронда шудааст ва худи макбара то ҳол маҳфуз аст. Ҳозир гуфтани душвор аст, ки қадоме аз ин ривоят дуруст аст. Масалан, фарзияе ҳаст, ки метавонистанд ҷисми Курушро аз масагетҳо бихаранд. Чи тавре ки набошад, хотираи Томирис дер боз аз ёдҳо нарафтааст. Вакте ки дертар шоҳи дигари форс Дорои I боз ба сари кӯчманҷиҳои осиёимиёнагӣ юриш кард, ривоятҳо дар байни се сарвари ин кӯчманҷиҳо номи Томирисро ҳам қайд кардаанд. Албатта ин маълумоти достонист, vale он муттаҳидшавии ҳалкҳои Осиён Миёнаро дар мубориза бар зидди истилогарон, бо ёди Томирис — зане, ки тавонист ба яке аз шоҳони бузурги қадимаи Машриқ голиб ояд, нишон медиҳад.

ИСКАНДАРИ МАҚДУНИЙ ДАР ОСИЕИ МИЁНА

Чуноне ки маълум аст, ба Шарқ лашқаркашни Искандари Макдунӣ яке аз ҳодисаҳои оламшумули таърихист. Онҳо якчанд карн пеш тақдири таърихи ҳалқҳои Шарқро муайян намуда, давран эллиниро эҳдо кардан. Бокӣ мондани симои Искандар то ҳол дар киссаю ривоятҳои Шарқ тасодуғӣ нест.

Оид ба ин воқеаҳо дар навиштаҳои антиқа чихо гуфта шудааст? Ба «Шоҳнома»-и бузурги Фирдавсӣ муроҷнат менамоем. Ин чо оид ба Искандар бисёр гуфта шудааст. Ин шоҳи ғарбии мамлакати Рум аст, ки аз як тарафи ҷаҳон сар дароварда, аз тарафи дигари он баромадааст ва сию шаш шоҳро күшта, даҳ шаҳр бунёд кардааст. У дар наздики ҷашмай ҳаёт ҷон ғуруби офтоб деворе соҳт, ки ҳалкҳоро аз қабилаҳои вахшия яъзуzu ма-

чуз хиғз мекард ва боз бо бисёр халкхою мамлакатхон афсонавӣ воҳӯрдааст. Таъриҳшиносони машриқии оянда киссаву ривоятҳон афсонавиро онд ба Искандар дар ҳикояҳон худ муболига кардаанд. Яке аз шонрон бехуда нағуфтасст:

PDF Compressor Free Version

Фасона гашту кухан шуд ҳадиси Искандар,
Сухан нав ор ки навро ҳаловатест дигар.

Афсонавӣ будани ҳамаи ин ривоятҳо маълум аст: симои асосии онҳо зимни киссаҳои мақдунӣ ба амал омадаанд, ки аз як авлод ба авлоди дигар мегузашт. Бинобар ин наслҳои оянда ками дар кам воеаҳои аслиро аз таърихи Искандар дар хотир нигоҳ медоштанд ва аксари онҳоро бофта кисса мекарданд. Маълум, ки аз ин ривоятҳо мо ягон маълумоти мушаххас онд ба фаъолияти Искандар дар Осиёи Миёна пайдо қарда на-метавонем.

Хушбахтона, то замони мо таълифоти муаллифони антика онд ба юришҳон Искандари Мақдунӣ расиданд, ки тамоман ҳусусияти дигар доранд. Ин таълифоти Ариан, Курций Руф ва баъзеи дигарои мебошанд. Онҳо дар ихтиёри худ рӯзномаҳон дарбориро доштанд, ки котибони Искандар ҳодисаҳои ҳамарӯзаро қайд мекарданд, тасвири муфассали самтҳои тарафи одамони махсус, қайдҳои ёддоштҳои иштирокчиёни юришҳо ва билоҳира мактубҳои худи Искандар ба модараш, дӯстону ағорро доштанд. Бо шарофати таълифоти муаллифони зикршуда мо аз юришҳон Искандар вokiф гаштем, аз ҷумла онд ба тафсилоти пуркимати юришҳон Искандар ба Осиёи Миёна, ки дар худ натанҳо маълумотҳои амалиётҳои истилогарона доранд, балки онд ба мамлакате, ки ба он ҳуҷум кардаанд, накл мекунад. Барои ин гӯё пардан замон меафтад ва мо метавонем 2300 сол ба қафо баргашта, ба Осиёи Миёна бо ҷашмони мусирони Искандар назар афканем.

Юришҳон Искандари Мақдунӣ қисми зиёди Осиёи Миёна, аз ҷумла бояд қайд кард, ки то наздикиҳон ҳудудҳои ҳайати ҳозираи СССР-ро фаро гирифта ва худи Искандар факат дар Осиёи Миёна буд. Онд ба аҳамияту оқибатҳои ин юришҳо барои Осиёи Миёна пеш бо маълумотҳои ҳаттии сарчашмаҳо ҳулоса баровардан мумкин буд, ҳоло бошад, ин маълумотҳо бо бозёфтҳои бостоншиносон бештар тасдиқ шуда, амиқтар мегарданд.

Мо дар ин чо ҳар як қисмати ҳодисаҳои давраи нишондо-
даро тасвир намекунем. Ин чандин маротиба то мо шу-
да буд. Факат ба ҳолати зерин таваҷҷӯҳ мекунем.

Чунин ба назар мерасад, ки таърихи юришҳои Ис-
кандар ба Осиёи Миёна бояд мавзӯи дикқатчалбукунан-
PDF Compressor Free Versionда аз таърихшиносон ва бостоншиносон бошад,
ки имкони қиёс кардани маълумотҳои сарчашмаҳои қа-
димаро бо шароитҳои ҳақиқӣ дар ҷояш фароҳам меорад.
Мутаассифона чунин нашуд. Вазъияти дар ин соҳаи илм
ба амал омада, ба назари мо чунин менамояд, ки шаст
сол пеш таърихшиноси рус А. М. Ловягин чунин тавсиф
кардааст: «Дар ин чо (сухан дар бораи «Туркистони
ғарбӣ»-и Осиёи Миёна мераҷад. И. П.) баъди Искандар
бузург дар Осиё давлати на он қадар қалони фаро-
мӯшишудаи эллини мавҷудият дошт. Тақрибан ду ҳазор
сол гузаштааст ва боз тадқиқотчиёни аврупоӣ метаво-
нистанд ба ин мамлакат дохил шуда, бо пайроҳаи Искан-
дари бузург гузашта изи маданияти эллини дар қабат-
ҳои асрҳо мондаро ҷустуҷӯ кунанд... Мутаассифона, дар
ин филологияи қасбӣ классикон ҷидду ҷаҳди зиёде зоҳир
накардаанд». Сипас А. М. Ловягина давом медиҳад: «Сол-
ҳои 1890 оид ба масъалаи зикршуда на қитоби филолог,
балки мунаҷҷим, ки тасодуфан дар Туркистон буд, ба-
ромад. Вале дар ин оташи ваҷҳ мунаҷҷим — Шварц пеш-
тар аланга зад ва вай бо як муҳаббате ба кор нисбати
илеми маҳсусе такя карда, ба ғаслои «Анабазис»-и Ар-
риан мутаалики Туркистон шарҳи топографӣ надодааст.
Қитоби Шварц дар адабиёти илемӣ хуб қабул нашуда
буд. Вайро истехзо мекарданд.

Нишонаҳои «маданияти эллини» алҳол дар Осиёи
Миёна бо тедоди хеле зиёд пайдо шудааст. Масъалаи
«бо пайроҳаи Искандар» мутааллик бо мақсади маҳ-
суси илемӣ ҳозир ҳам амалан ҳамон тавре, ки дар вакти
навиштани сатрҳои иқтибосшуда буд, мемонад. Шояд ко-
ри Франц Шварцро А. М. Ловягин то андозае қадр на-
кардааст. Аввалин бор соли 1893 вай дар Мюнхен, баъд
дафъаи дигар соли 1906 дар Штуттгарт ҷоп шудааст.
Аз он вакт ҳулосаҳои Ф. Шварц чун ягона муаллифи
муосир «бо пайроҳаи Искандар» гузашта ба асоси ҳамаи
тағсирҳои топографии маълумотҳои қадима оид ба юриш-
ҳои Искандар ба Осиёи Миёна замини гузошт. Мавзӯи
Искандари Макдунӣ то ҳол яке аз маъмурарии мавзӯъ-
ҳои илемию таърихӣ бокӣ мондааст ва эҳтимол соле нест,
ки дар таърихнависии олам тадқиқоти навбатие оид ба

Искандар ба амал наояд. Ва хар маротиба, ки сухан оид ба юришҳои Искандар дар Бохтару Суғд меравад, таърихшиносони советию хориҷӣ ба Ф. Шаэрз ҳавола мекунанд, гарчанде на ҳама вакт ва на дар хар маврид ба ў рознанд.

PDF Compressor Free Version

Искандар Ҷаҳоннам ду сол (солҳон 329 — 327 то давраи мо) дар Осиёи Миёна сукунат дошт. Ин муддати зиёдест, агар дарознокии умумии юриши шимолии Искандарро ба хисоб гирем. Марҳалаи юриши «Осиёимиёнагӣ» бо мӯкобилияти қаҳрамононаи сӯғдиёну бохтариён машҳур гашт, ки қувваҳои Искандар то ҳамон вакт вонахӯрда буд. Ин мӯкобилият бузургии худро дар ҷангҳои партизаний бо сардории Спитамен зоҳир карда, борҳо ба истилогарон зарбаҳои саҳт задааст. Марҳалаи «Осиёимиёнагӣ» бо воқеаҳои дигар ба мисли марғи Клиб ҳамсафи наздики Искандар, сӯйкасади «ҷавонони ашрофзода» бо мақсади күштани Искандар, зиддияти Искандар бо Каллисфен шогирд ва ҷияни Арасту ва билохир издивоҷи Искандар бо Рӯҳшонаи бохтариён машҳур аст. Аҳамияти воқеаҳои номбурда дар зоҳирин онҳо набуда, дар мундариҷаи онҳост. Ҳар яке аз онҳо нишонаи такоҳи чукури сиёсати шарқии шоҳи макдунӣ ба хисоб меравад. Эҳтимол аниктар маълум кардани ҷон ба амал омадаи ҷунин рӯҷӯй ба онҳо ёри мединад.

Ҳусусан маълум кардани самти ҳаракати аскарони Искандар материалҳои тасвиршудаи сарчашмаҳои антиқаи мутаалиқи Осиёи Миёна аҳамияти бузург доранд. Маълум аст, ки сарчашмаҳои антиқа дар худ санаҳои аниқ ва тасвири маълумотҳои қадимаро оид ба Осиёи Миёна доранд. Аксари ин маълумотҳо ба давран юришҳои Искандар, вакте ки юнониҳо метавонистанд айнан дур аз Эллада Бохтару Суғдро бинанд, тааллук доранд. Ҳамсағони Искандар бошанд, аввал эҳтимол он ҷойхоеро тасвир кардаанд, ки аз он ҷо гузаштаанд. Фаҳмост, ки тафсири ин ё он макон дар ҳаритан ҳозира бе маҳдудияти ҷой имконнозазир аст. Ҳамин тавр дуруст муайян кардани самти ҳаракати аскарони Искандари Макдунӣ бисёр вакт тафсири дурусти ҷойхон тасвиршудаи алоҳидаро таъмин менамояд. Ба замми ни ҳатто он тасвирхоеро, ки қаринан сарчашмаҳо дода шуда, ба Осиёи Миёна даҳл доранд, ба хисоб гирем ҳам воқеаҳои алоқаманд ба юришҳои Искандарро ҳал карда наметавонанд.

Омӯзиши роҳи тайкардан Искандар барои муайян кардани макони бисёр ноҳияю маҳаллаҳои аҳолинишини

қадимаи Осиёи Миёна ва дуруст фаҳмидани тасвири онҳо кўмак мерасонад. Вай масалан, бисёр чизхоро барои аниқ кардани топографияи шаҳрҳои марказии Бохтару Суғд, Бохтару (Балх) Мароканд (Самарқанд) ва атрофи онҳоро метавонад дихад: барои пайдо кардани шаҳри бурҷорӣ «Бранхидҳо», ки дар ким-кучои сугдиён хеле барвакт аз Искандар мухочирон аз шаҳри юнонини Милета бунёд карда буданд, ёй медиҳад; барои муайян кардани макон ва ошкор намудани тасвирҳои бо номи «харсанг», яъне юнонҳои дастнораси кўҳӣ, ки ахоли маҳаллий аз истилогарон пинҳон мешуданд, кўмак мекунаанд.

Кўшиши мутобиқ кардани маълумотҳои қадимаро оид ба ҳайвоноту наботот, қанданиҳои фоиданоки Осиёи Миёна бо ҳаритан ҷуғрофӣ мухим аст ва аксари ин маълумотҳо ҳам ба замони юришҳои Искандар бурда мерасонад. То мо, масалан, маълумоте оид ба «бог»-и қалоне боғи шикорие расидааст, ки он вакъто дар ноҳияҳои Басит, дар ким-кучои наздикиҳои Самарқанд воеъ бу дааст. Маълумотҳои зиёди сарчашмаҳои антиқа ба ҷангалҳои Осиёи Миёна диккатчалбунанда буда, аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҷангалҳои пешина иисбати ҳозира масоҳати зиёдеро ишғол мекардаанд. Ҳусусан, «коҷ»-ро ёдовар мешаванд (мумкин арчаро дар назар дошта бошанд), ки дар Осиёи Миёна мерӯид, ҳоло бошад, аз он нишоне нест. Дар мавзеи паси Яксарт (Сирдарё) ҳамсафарони Искандар баҳмали дарозпатеро диданд, ки алҳол аз он чизе ҳам маълум нест ва аҳамияти ин факт аллакай дар адабиёти маҳсуси илмӣ қайд шудааст.

Арасту ва шогирдаш Феофраст маълумотҳои аз иштирокчиёни юришҳои Искандар гирифтари оид ба манбаи тилло дар Осиёи Миёна дар даст доштааст; дарёи Окс (Амударё, эҳтимол Вахш) дар Бохтар гӯё ба поён пораҳон қалони тиллоро мебарорад; ҳамчунон гуфтаанд, ки дарёҳои Окс ва Оҳ (яке аз шоҳаҳои Окс, дар ин бора баҳс рафта истодааст) аз кӯҳҳо пораҳон намакро меоранд ва дар соҳилҳои Окс намаки сурхнатоб ҷамъ шудааст. Дар ким-кучои Кофант (Қуҳистон) шабона «гирибод» ба ҷашм мерасидааст. Кадом мавзехо дар ин ҷо дар назар дошта шудааст? Барон ба ин савол ҷавоб ёфтани бояд нақшан амалиёти Искандарро дар Осиёи Миёна ба ҳисоб гирифт. Дар як воеъ алокаманд оид ба омадани мақдуниҳо ба Осиёи Миёна гуфта шудааст;

вакте ки дар сохили Окс ё Ох барои Искандар хайма тайёр мекарданд, моеъни равганинокеро пайдо намуданд, ки тадкикотчиёни мусир чун қонда нафташ шумориданд, аммо баъзе ҳолатҳо чунин қарордод ба шубҳа водор месозад.

Мо дар ни чо қисме аз он ҷо ҷониши овардем, ки муайян кардани самти ҳаракати Искандар барои ҷобаҷуний маълумотҳон қадима онд ба Осиён Миёна ёри мерасонад.

Дар дигар ҷо ҷониши овардем, ки Искандар саҳт алокаманданд ва қисми зиёди авваларо ба ҳисоб нағирифт, қисми дуюмро шарҳ додан имкон-иопазир мебошад. Барои муайян кардани самти ҳаракати Искандар дар Осиён Миёна, чи тавре ки зикр кардем, Ф. Шварц саҳми ҳудро гузаштааст. Аммо на ҳама вакт бо ҳулосаю фаҳмини сарчашмаҳон ӯ розӣ шудан мумкин. Аз ҳамин сабаб қӯшиши музайн кардани самти ҳаракати Искандар дар ҷояш ҳадамияти қалонро дорост.

Чизе ки ба юришҳон Искандар мутобиқ аст, ҳаддадимон, муҳтасар меорем. Сарчашмаҳон то мо расида имкон медиҳанд, ки самти ҳаракати ду юриши алоҳидаро дар наздикиҳон Осиён Миёна дила бароем. Аввали баҳори соли 329 то давран мо нахуст ҳамлан лашкари макдунихо ба Осиён Миёна буд. Дуввумй баҳори соли 327 то давран мо оғоз ёфта ва аз Осиён Миёна ба Ҳинд рафтани Искандарро шӯҳратманд соҳт.

Вакти юриш аввал Искандар аз болои «Кавказ» (Ҳиндкуш, ағбан Ҳавзак) ва шаҳри Болттар (Балх) гузашта, сипас аз Окс (Амударё), гузартоҳи назди Келиф убур карда, аз шаҳри Мароканд ва аз он ҷо ба Яксаҳарт (Сирдарё дар ноҳияи Ленинободи ҳозира) рафтааст, самти ҳаракати ин юриш умуман фаҳмост, гарчанде дар ин ҷо шарҳи баъзе фикрҳо муҳталифанд. Самти ҳаракати юриши дуюм гапи дигар аст. Ин юриш баъди зимистонгузаронӣ дар ноҳияи Навтак, ки дар ноҳияи Шаҳрисабзи ҳозира воқеъ аст, оғоз ёфта буд; Искандар ба тарафи Боҳттар рафта. Оксро убур карда ва аз Боҳттар ба Ҳинд меравад. Дар мавзен байни Навтаку Окс Искандар аз кучо гузаштааст? Ф. Шварц ва такрибан ҳамон онҳое, ки баъди ӯ қавиштаанд, айнан ҷо ҷониши овардем, ки дар ривоятҳон муаллифи қадима Арриан тасвир шудаанд, қабул кардаанд: зимистонро гузаронида Искандарро ҳамонро гузаронида Искандарро.

дар аввал «харсанг»-и сүгдро ва баъди ин харсанги «Хорион»-ро дар ноҳияи паретакҳо забт мекунад. Авваларо дар ноҳияи Дерсент дар кӯҳҳои Бойсунтов ва дуюмиро дар ноҳияи Пули Сангиини Вахш чойгир мекунанд. Илова бар ин аз афкори умум, ки мувофики он маъдумотхони Ариян ҳамеша қобили қабул аст ва худи ўяке аз таърихнависони бовариноки Искандар ба ҳисоб мерафт, гузашт мекунанд. Вале таълифоти Ариян низ чун дигар таълифоти то мо расидан таърихшиносони Искандар иқтибосӣ буда, ба ҳамон сарчашмаҳои аввала мебарад ва факат ҳамин, ки моҳирона тасвир карда шудааст. Ба замми ин Ариян дар назди худ мақсади дақиқ баён кардани воқеаву ҳодисаҳоро нагузошта буд. Дар ин ҳолат асос дорад: аз Навтак Искандар ба сӯи «харсанги» Хорион ва аз он ҷо бо роҳи наздиктарин ба Окс харакат мекунад. Чунин тафсир водор месозад, ки ба маҳдуд нашудани «харсанги» Сисимифр номи дигараш «харсанги» Хорион дар ноҳияи дарвозаҳон Оҳанин дар наздикии Дарбант бодиқкат эътибор дихем. Пешниҳоди шарҳи самти харакати Искандар, эҳтимоли онро, ки лашкари алоҳидан мақдунӣ ба дарунтари шарқ, масалан, ба ноҳияи Кӯлоби ҳозира даромадааст, истисно намекунад. Тасдиқ шудан ё нашудани ҳамаи ин фарзияҳоро тадқиқотҳо дар ҷояш ҳал мекунанд.

САРБОЗОНИ МУТАҚАДДИМИНИ ОСИЕИ МИЕНА

Мардуми Осиёи Миёна дар аҳди қадим дорон санъати баланди ҷангӣ буданд. Овозан ҷанговарони Бохтар, ки намояндаи қадимтарини ҳалқҳои Осиёи Миёна мебошанд, ҳамчун скифҳо то сарзамини юнониҳо расида буд, ки замони давлатдории форсҳои Гарбии Осиё ва давраи шоҳии сулолаи Ҳаҳоманишиҳо (асрҳои VI—IV то давраи мо) буд. Тазаккур бояд дод, ки бохтариён бо нерӯи маҳсуси ҷанговаронаи худ фарқ мекарданд. Ин анъана то даромадани сипохиёни Искандари Мақдунӣ идома дошт. Дар муҳорибаи ҷангӣ дар Гавғомелла муборизан Искандар бо дарихо (соли 331-и то давраи мо) яке аз сарбозони мақдунӣ бо симои мудхишонан скифҳо ва бохтариҳо, бо ришу мӯйлаби бетартибона, комат ва тану тӯши бадҳайбатонаи онҳо токат наовард. Муҳорибаи ҷангӣ сабит кард, ки кувваҳои асосин кӯшуни Искандар сарбозони скифӣ ва бохтари буданд.

Бо вазъяти чангии чанговарони бохтар назар меандозем, ки 2500 сол пеш дар чий ҳол буданд?

Яъне дар ин давра, агар худро тасаввур намоем, мебинем, ки инсонни ин давра риши дарози кулутамонанд, мўйҳон то бозуви хамида, гўшвораҳон калон-калон, камзўлҳон из миён бо тасмаҳон кўтоҳ басташуда, шалвортҳон сен дарози дар мўзаҳо қаткардашуда дошта ҷолиби диккат аст. Дар тарафи рости чанговар корди ба тасма овезон, дар тарафи чапаш бошад, ғилоғи камонгулак овезон намоён аст. Дар даст бошад, найзай кўтоҳи металлӣ. Чунин буд лашкари катории пиёда ва саворан (аспсавор) чангӣ. Бохтариҳо тарзи муборизаро чи пиёда ва чи савора хеле хуб медонистанд. Хамчунин бояд гуфт, ки дар кўшунҳон саворан чангӣ аробаи чораспа ҳам вучуд дошт, ки аксаар дар пеш мубориза буд. Чуноне ки дар муҳорибаи назди Гавгомелл чунин вазъят вучуд дошт.

Вале асосан яке аз намудҳон маълуми муборизан лашкаркашони Оси Miёна «ҳалқа» кардани душман ва сарқуб намудани он мебошад. Чунончи он чо дар миёни аскарони скифӣ тактикаи баланди муборизан лашкари савора доштанд. Рӯ ба рӯ ба душман синан худро сипар намуда, мукобилият нишон медиҳад ва боз дар ҳолати дигар худро ба қафо гирифта, барои фирефтани ҳариф аз нав гашта муборизаро идома медиҳад ва аксаар вакт ба адӯ шикаст меоварад. Чунин буд яке аз тарзҳон муборизан ин тоифа, ки конуниятиҳон худро дошт. Ба ин минвол Курӯш мағлуб шудааст, ки яке аз намоянданғони маъруфи давлатдорин кишварҳон форс буда, лашкари зиёде дошта ба солҳон 530-и то давраи мо мансуб аст. Ба чунин задухӯрди душвор Искандар ҳам ҳангоми убур кардани дарёи Сир ба вазъияти хеле душвор дучор шудааст. Аммо отряду кўшунҳон калони Макдуни дар муҳорибаи Самарқанд бо армияи саворан скифиҳо дучор шудаанд. Чунин тарзи мубориза аз Осиёни Miёна ба Осиёни Пеш низ таъсир кардааст. Вакте ки румихо ба Осиё даромаданд аз ом то шоҳ, яъне сарбоз бо сарбоз, лашкаркаш бо лашкаркаш ва шоҳ бо шоҳ мубориза бурданд, ки дар натиҷа тасарруфи замину тъмини ғалаба ба миён омад. Аммо ҳангоми муборизаи назди шахри Карри водии Байнаннаҳрайн румихо (соли 65 то давраи мо) ба мағлубият дучор гариданд.

Мегӯянд, ки сари сарлашкари румӣ Красс ба Арманистон фиристода шудааст, ки дар ин муборизаи хе-

ле шадид ҳамон тактикаи дар «ҳалқа» гирифтани душман имконият додааст.

Скифхон Осиёи Миёна ҳама чун бохталико мусаллаҳ буданд. Скифҳо низ тарзи муборизан савора, пиёда ва тарзҳои дигарро хеле хуб медонистанд. Махсусан, скифҳои аспасаворони осиёимиёнагӣ. Онҳо ба ду гурӯҳ, гурӯҳи саворагони сабуксилоҳ ва гаронсилоҳ таксим мешиуданд. Аспасаворони сабуксилоҳ нахуст шуда ба ҷаанг медаромаданд. Баъд яқинан ба қафо мегарданд, ба усули фирефтани душман ва ниҳоят душмандро аз ҷаҳор ақноғ зери гулӯлаборон мегиранд. Ба ин мисвол ғалаба насиби аспасаворон ҳоҳад шуд.

СПИТАМЕНИ ДАЛЕР

Шояд Искандар дар Сүғд (ин мамлакати қадима миёни Амударё ва Сирдарё ҷоқеъ буд) дар ягон ҷой ҳамин тавр муқобилияти саҳту шадидро надидааст.

Искандар аввал ба ягон душворие дучор нашуд. Бохтарро (давлате дар самти ҷануби Амударё бо маркази бâъдинаи Балх) баҳори соли 329 то солшумории мо ба осонӣ забт карда, аз дарёи Окс (номи қадимаи Амударё) гузашт ва ба замини сӯғдо доҳил шуд. Дар ин тараф дар вилояти Навтак (вилояти Кашқадарё) иониби форс дар Осиёи Миёна Бесс гуреза шуда, бо лашкари саворон сӯғдиён бо сардории Спитамен ва Оксиарт ҳамроҳӣ мекард. Вале дар ин муқобилиятаи бебарор Бесс манбаи осоишаш Бохтарро аз даст дода, нуғузаш барбод рафт. Ашрофони сӯғди барон нест карданни Бесс бо сардории Спитамен сӯйкасад ташкил карданд. Сӯйкасадчиён дар қадом деҳзан Навтак будани Бессро ба Искандар ҳабар доданд ва онҳо бо саворонҳои худ дур рафтанд. Дере нағузашта кӯшуни махсуси Искандар ин ҷоҳорро иҳота намуда (деха бо девори поҳсагии хифз мешуд) аҳолиро мачбур кард, ки Бессро бидиҳанд. Баъди ин Спитамен ба боварии Искандар даромад.

Аз Навтак Искандар тамоми Сӯғдро гашта, пойтаҳти он шаҳри Марокандро (холо Самарқанд) ҳам забт карда, ба дарёи Танаис (Сирдарё) баромад. Дар ин ҷо ӯ ба соҳтмони шаҳри Искандария (такрибан дар ҷонҳозиран Ленинобод) машгул шуд. Дар ҳамин вакт Искандар фармон дод, ки ҳамон ашрофони Сүғд ва Бохтар дар Зориасп — шаҳри марказии Бохтар ҷамъ шаванд.

Аз ин Спитамен истифода бурд. Вай овоза пахн кард, ки маҷлис бо нияти бад даъват шудааст. Суғдиён ва қисме аз бохтариён ба ташвиш афтоданд. Ҳатто шаҳрхое, ки бевосита дар наздикиҳои лашкаргоҳи Искандар дар Тананс вокеъ буданд, шӯриш бардошта сарбозони мақдуниро қуштани шуданд. Барои ором кардани суғдиён Искандар Спитамено даъват намуд. Маълум гардид, ки Спитамен ба муборизаи ошкорон зидди мақдунихо гузаштааст. Бесс ҳамроҳӣ мекард. Бо вай ҳамчунин дехаҳои зиёди суғдиён, маҳсусан водии дарёи Политимет (юнониён Зарафшонро ҳамин тавр меномиданд) ҳамроҳ шуданд. Аз ин дастгири рӯхбаланд шуда, Спитамен ба Мароқанд наздиқ мешавад. Ба ў гирнфта ни шаҳр мұяссар гардид, аммо арке, ки дар он лашкари мақдунӣ ҷойгир буд, девори баланди ғафси мустаҳкам дошт ва якбора ишғол кардани он душвор шуд. Ба замми ин мақдунихо аз арк шабоҳун мезаданд. Вакте ки хабари наздиқшавии лашкари Искандар аз Мароқанд ба гӯши Спитамен мерасад, муҳосираро монда, бо савораҳон худ ба ноҳияҳои ҳамсояи Суғд мегурезад.

Лашкари мақдунӣ, ки ба Мароқанд фиристода шуда буд, аз қафои Спитамен рафтанд. Ӯро таъқиб карданд, вай аз ҳудуди Суғд ба биёбон баромада, ба кимқадом кӯчманчиён ҳучум кард, ки онҳоро юнониҳо скиф меномиданд. Эҳтимол ҳамин ҳучум скифҳоро водор кард, ки бо Спитамен тифоқ шаванд. Дар натиҷа бо сипоҳиёни ў 600 нафар савораи ҷангии ботаҷрибани скифҳо ҳамроҳ шуд. Ақнун Спитамен ба ҳулосае омад, ки рӯйрост бо мақдунихо ҷанг қунад. Дар водии Политимет наздиқини биёбон савораҳои ў лашкари мақдунихо ро муҳосира карда тирборон намуданд. Душман барои аз савораҳо ҳалосӣ ёфтани ба буттазори соҳили Политимет гурехта хостанд, ки аз дарё гузаранд. Вале дар ин ҷо онҳоро каминнишастагон интизор буданд. Савораҳои скифии дар ҷангал пинҳоншуда аз ду тарафи дарё бо аспҳои худ ба дарё даромада, душмани гурезаро кӯфтанд. Қисме аз мақдунихо ба ҷазираи ҳурди байни дарё баромаданд, вале дар ин ҷо ҳам аскарони Спитамен онҳоро муҳосира намуда тирборон карданд. Ҳангоми ки задухӯрд мақдунихо 2000 аскари пиёда ва 300 савора ро талаф доданд ва танҳо қариб 300 аскари пиёдаю 40 савора начот ёфтанд. Мумкин аввалин бор аз ҳамаи юришҳои Искандар лашкари зиёди мақдунихо нобуд шуда буд. Ин аҳамияти бузурги маънавӣ дошт, зеро боварӣ

ба мағлубнозирии макдунихо аз байн рафт. Бесабаб Искандар пеш аз марг нақли мағлубияташро манъ на-карда буд.

Баъди ғалабаи хеш Спитамен ба Мароканд баргашта аркро мухосира кард. Акнун Искандар худаш ба мукобили Спитамен баромад. Вай бо лашкари зиёд (ба оне, ки ними саворахои яккачин дохил мешуд), шитобон ба Мароканд харакат кард. Аммо Спитамен бехуда чанг накарда, истехком гирифта, дар биёбон пинҳон шуд. Искандар водии Политиметро ваҳшиёна ҷазо дод. Вай бо оташу шамшер тамоми водиро аз ғарбии Мароканд то он ҷое, ки оби дарё дар қумзор нест мешуд, гашт. Дехаҳоеро, ки Спитамено ёрӣ додаанд, ҳонаҳояшонро сӯзонда, қалонсолонро кушт ва нобуд соҳт. Такрибан 120 ҳазор нафарро сӯзонд.

Зимишон ҳам наздик омада буд. Зимишони солҳои 329—328 то давран моро Искандар меҳост, ки дар Суғд нею дар Зариаси гузаронад. Спитамен амалиётро давом медиҳад. Худаш эҳтимол мисли пештара дар байни скифҳо пинҳон мегашт, аммо лашкари ў дар ҷойхон гуногуни Суғд пайдо мешуд. Аҳолии Суғд боз ба шурӯмада ба ҳокимони макдунӣ итоат намекарданд. Гуруҳҳои сүғдӣ дар ҷойхон алоҳидан таъиншуда ҷамъ мешуданд. Ҳаман тавр Спитамен шӯриши нави қалоне тайёр мекард.

Ҳаман ин Искандарро безобита мекард ва ў аввали баҳори соли 328 то давран мо ба худуди Суғд даромад. Лашкари макдунӣ ба панҷ қисм ҷудо шуда, дар тамоми мамлакат гашт, то ки шӯриши нав ба амал омадаро пешгирий кунад. Искандар яке аз ин қисмҳоро бо сарварии Кен аз Мароканд ба биёбон барон таъқиби Спитамен фиристод. Спитамен Кенро интизор нашуда озодона бо саворахои худ масофаи қалони биёбони скифро (биёбони Кизилкум ва Қарокум) тай карда, аз дарёи Окс гузашта, ба сӯи Ҷохтар шитофт. Дар ин ҷо Спитамен ва ҷандин сүғдиёни дигар якҷоя бо 600 ё 800 саворон скифии ба онҳо ҳамроҳшуда ба қалъаи сарҳадин биёбон ҳамла оварда, посбонони макдуниро куштанд ва ба Зариасп, он ҷое, ки ба қарибӣ Искандар буд, даромаданд. Онҳо барони мухосираи ин шаҳри мустаҳкам ба қароре наомада, атрофи шаҳрро горат намуда, бо моли зиёде гурехтанд. Ин вакт дар шаҳр афсарони на он қадар зиёди макдунӣ мавҷуд буд. Макдунихо Спитамено таъқиб карда, ногаҳон ба отряди ў ҳамла мекунанд



PDF Compressor Free Version

Бохтариҳо




Мурҳо

PDF Compressor Free Version



Сак



Сафи чангия макдунихо

PDF Compressor Free Version



Цзяговарони оснёвнынагай



PDF Compressor Free Version

Чанговарони саворан скиф



Мухорибай макдунихо бо Спитамен

PDF Compressor Free Version



Мехроб бе тасвири мож да извежда чакът юнош на Тахта Есандж.

PDF Compressor Free Version




Мусикачёни жадим



Тасвири шикор дар даврони жадим

PDF Compressor Free Version



Навиштаоти юонн рүн сафолпора аз Евон

PDF Compressor Free Version



Хонандан Кадим

ва ҳамаи молу мулки скифҳоро ба даст меоваранд. Аз муваффакияти худ ҳурсанд гашта тӯда-тӯда бенизом ба Зариасп баргаштанд. Ба ногоҳ дар паси ҷангали ҳурд ҷароғоҳу ҳайвонҳоро диданд. Ҳостанд, ки аз он баҳра баранд ва аз назди ҷангӣ ба тарафи ҳайвонҳо шитофтанд. Аммо дар ҷекалъаҳор онҳоро лашкари Спитамен интизор буд. Боз мақдуніҳо талафи зиёд доданд, ки дар майдони ҳарб 67 аскари мақдунӣ қушта шуд. Аз ин ҳодиса боҳабар шуда Спитаменро, ки лашкаркаши мақдунӣ Қратер таъкиб мекард, дар сарҳади биёбон ба Спитамен мерасад. Ҷangi саҳте ба амал омад. Он вакът лашкари Спитамен аз 1000 нафар скиф иборат буд. 150 нафараш дар ин ҷанг қушта мешавад, боқимондааш маҷбур мешавад, ки дар биёбон паноҳ барад.

Ақнун душвории қалоне, ҳолати фочиавие барон Спитамен пеш омад. Қен, ки сардори тамоми лашкари мақдунӣ дар Суғд буд, аз Искандар супориш гирифт, ки Спитаменро нобуд созад. Мақдуніҳо ҳамеша дар байни ахолӣ афсарони бошучӯро мемонданд. Ерӣ ҷустан дар ноҳияҳои муқими душвор мегардид. Ба замми ни зинистон наздик мешуд. Аммо Спитамен ярокро нагузошт. Вай охирон бор барои ғалаба часорат карда рост ба тарафи Қен шитофт. Бо ғурӯҳи ҳурди тарафдоронаш аз скифҳои боҳтариҳо ба Габ, ба қалъаи дастнораси сугдиён дар сарҳади биёбон наздик шуд ва бо боварӣ бо 3000 саворон скифӣ ҳамроҳ мешаванд. Бо ҳамин кувва Спитамен ба ҷангӣ Қен бармехезад. Ин дафъа ҳам кори Спитамен барор намекуниад ва отряди ўрӯ ба ғурез оварда 800 нафараш дар муҳориба ҳалок мегардад. Зиндамондаҳои сүғдию боҳтари Спитаменро тарқ карда ба Қен таслим мешаванд, скифҳо бошанд, корвони иттифокчиёни ҳудро горат карда бо Спитамен ба биёбон фирор мекунанд. Ақнун ҳуди Искандар меҳост ба биёбон ҳучум намояд, вале айни тайёрӣ ба юриш скифҳо сари Спитаменро меоранд. Ҳамин тавр ин ҷанговари ҷасур, доҳии сүғдиён дар мубориза бар зидди урдуи ғоратгари мақдунӣ ва яке аз ракибони Искандар ба ҳалокат мерасад.

Оид ба марги Спитамен ду ривоят мавҷуд аст. Таърихиноси қадима Арриан мегӯяд, ки сари Спитаменро ба Искандар скифҳо фиристоданд. Таърихиноси дигари қадима Курций накл мекунад, ки сари Спитаменро аз скифҳо зани Спитамен ба мавзеи Искандар меօрад. Вокеа гӯё ҷунин рух дода буд. Зани соҳибчамоли

Спитамен, ки ў бехад вайро дўст медошт, бо душворй зиндагии ноҳамвори кўчманичиги ҳарбиёна мегузаронд. Вай борҳо бовар кунонидани мешуд, ки муборизаро бар зидди Искандар бас карда таслим шавад, мукобилиягаш бефоида аст ва ҳатто тамоми макри заниро ба кор андохта, се писарашро ташвиқ намуд, то онҳо падара-шонро тавалло намоянид, ки ба онҳо раҳм кунад. Боре ҳангоми мунокиша Спитамен қариб бо корд занашро мезад ва ўро бародаронаш начот доданд. Баъди ин Спитамен ўро пеш кард. Аммо занҳои дигар мачбур намекарданд, ки занашро фаромӯш созад. Баръакс, мена-висад таъриҳшиноси қадима «нафрат ба ин занҳо ишни пешинаро афзуд ва аз ин рӯ тамоми ҳастиашро ба занаш баҳшида, бо тақдир тан дода зорӣ мекунад, ки вай аз фикраш баргардад. Охир марг беҳтар аз таслим шудан». Занаш бардурӯғ бо ў розӣ шуда, барои аз шав-ҳар ҳалос шудан интизори вакти мувофиқ буд. Чунин ҳолат эҳтимол ба амал омад, вакте ки Спитамен оҳи-рон бор тамоман мағлуб гашт. Вакти мувофиқ ёфта баъди қадом як базм дар хобаш бо шамшер сари ўро аз тан чудо мекунад. Вале орзуи ў ки баъди ин кор Искандар ба ў меҳруbon мешавад, амалий нигардид. Сари Спитамено дида Искандар ба вай амр мекунад, ки аз макони макдунихо ба зудӣ дафъ шавад.

Баъд бо оилаи Спитамен чихо шудааст, маълум нест. Мо медонем, ки соли 323 то давраи мо дар шахри Суз (дар ҷанубу гарбии Эрон) духтари Спитамен завҷаи Селевка мешавад. Ин лашкаркаши макдунӣ яке аз шо-гиридони болаёқати Искандар буд ва якчанд сол пас баъди марги вай қисми қалони мамлакатро ба тасар-руфи худ дароварда зоссузори сулолан машхури Се-левкидҳо мегардад.

РУХШОНАИ СОҲИБЧАМОЛ

Дар Осиёи Миёна касе ёфт намешавад, ки онд ба ҷанговари афсонавии қадимӣ Искандар (Искандари Мак-дунӣ) чизе надонад. Вале хеле маълум аст, ки дар Осиёи Миёна ҳам фарзанди таҳҷои маъшуки худро пайдо кардааст. Ин Рухшона буд, зане, ки тавонист ба лаш-каркаши машхур, ки боре ҳам мағлуб нашудааст (дар бораи ў тазкиранависи қадими Искандар Плутарх чунин мегӯяд), ғолиб ояд. Ў ба Искандар писар, вориси мам-

лакати бузурге, ки аз Дунай то Хинд доман паҳн карда буд, ба дунё овард.

Дар бораи ин зан ба мо чӣ маълум аст? Мебинем шоироне, ки ривоятҳои қадимаи шарқро онд ба Искандар ба қалам додаанд, дар бораи ў чӣ мегӯянд ва ба «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ назар мекунем. Ин ҷо накл карда мешавад, ки зани Искандар дуҳтари шоҳ Доро Рошанак буд ва тӯи онҳо баъди тамомшавии юришҳои забткунни Искандар дар Истахар пойтаҳти Эрон баргузор мегардад. Бешубҳа, Рошанак ҳамон Рухшона аст. Олимон исбот кардаанд номеро, ки юнониҳо «Роксанас» талафуз мекарданд, дар талафузи маҳаллий «Рухшона» ё «Рухшонак» буд, ки маънояш «рӯшаний ва тобон» аст. Бокӣ ҳама ба ғайри номи Рошанак аз Рухшонаи таъриҳӣ хеле дур аст.

Нависандагони қадими Юнон ва лотин ба ёддоштҳои иштирокчиёни юришҳои Искандари Макдунӣ такия карда, ҷунин шарҳ медиҳанд.

Вакте ки дар соли 330 то давраи мо Искандар ба Осиёи Миёна наздик мешавад, Бесс ноиби шоҳони форс, ки қисми зиёди Осиён Миёнаро дар даст дошт, ба фишори лашкари юнони-макдунӣ истодагарӣ карда натавониста, ба он тарафи дарёи Окс (Амударё) ба Суғд ақибнишӣ мекунад. Дар ин вакт яке аз ҳокимони маҳаллий Оксиарти боҳтарӣ бо аскари саворони худ бо ў буд. Ҳамин ки Искандар Бессро дастгир мекунад, лашкари ў пароқонда мешавад, Оксиарт бошад, яркро нағузотта бо саворонҳои худ бар зидди истилогарони аҷнабӣ муборизаро давом медиҳад. Оилаи ў аз ҷумла дуҳтараш Рухшонаи зебо дар қалъаи кӯҳии дур дар ҳонадони авлодони ашрофи сүғдӣ Ариамаз ва Оксиарт пинҳон карда шуда, аз қисматаш бепарво буд.

Баҳори соли 328 то давраи мо навбати охирини пуштибонҳои сүғд, ки ба макдунихо мӯковимат мекарданд, расид. Искандар ба водиҳони кӯҳии ин мамлакат ҳӯҷум оварда, ба қалъае, ки ҷун ҳарсаиги сүғдӣ маълум буд ва дар он ҷо оилаи Оксиарт паноҳ мебурд, наздик мешавад. Дар ин ҷо такрибан 500 нафар паноҳ мечуст ва аксаравон занҳою кӯдакон буданд. Қалъа фатҳиопазир буд. Барои ба қуллаи он қариб бо нишебии рост расидан такрибан 5 километрро бояд тай мекарданд. Одамон дар горе пинҳон шуда буданд, ки роҳи даромади он дар байни нишебии рост воеъ буд. Ба онҳо факат бо як пайраҳаи хеле танг расидан мумкин. Аз дигар ҷони

гор чашма до мешоридаанд, хүркворий бишад, барои ду сол мерасид. Ҳама гуна гүфтүшүнүндөй Искандар бо мухосирашудагон барои супурдани қалъа рад карда шуд. Мухосирачиён Искандарро бо масхара маслихат меданд, ки аввал «аскарони болдор» пайдо намуда ва баъд күшиши сохиб шудани панохгоҳро кунад. Факат бо ёрин хила бо шлафоти зиёде ба Искандар муюссар шуд, ки он чоро забт кунад.

Баъди ишғол кардани қалъа фотеҳон базм ташкил мекунанд. Ба пешин Искандар, ки бо наздикони худ дар паси мизи базмий дароз кашида буд, 30 ашрофдухтарро оварданд, то барои вактхушни онҳо ракс кунанд. Дар байни онҳо Рухшона ҳам буд. Аз байни 30 нозанини маҳсус чудо карда ўбо хүшрӯи беназири худ диккати ҳамаро ҷалб кард. Аскарони Искандар гүфтанд, ки дар Осиё баъди зани Доро аз Рухшона зеботаре надидаанд. Искандар ошики ўга шашта эълон мекунад, ки ўро қанизвор шарманда накарда, балки конунӣ издивоҷ мекунад. Ва ҳамин ҷо дар базм бо оини мақдунӣ тӯй ороста, ноинро бо шамшер ба ду кисм бурида, якеи онро барои ҷашидан ба зану шавҳари ҷавон медиҳанд. Ҳамин тавр Рухшона завҷаи Искандар мегардад. Оксиярт аз ҳамаин ин огоҳ шуда, худаш ба қалъа меояд, ўро пешвоз мегиранд ва аз ҳамон вакт ёрдамчин вафодори Искандар шуда дар юришҳои вазнини ўбо роҳҳон кӯҳии Осиёни Миёна хизмати зиёде мекунад. Баъдтар ўсотрапи (ҳокими) давлати паропамишҳои музофоти Кобул таъин мегардад.

Вале набояд фикр кард, ки ин никоҳ факат шахвати яқдакиқагӣ аст. Дар он тамоюли сиёсии доимии Искандар, мақсади наздикшавии истилогарон бо ахолии Осиё ифода ёфтааст, ки асосан вай никоҳи омехтаро тарафдорӣ мекард. Ўмуфт, ки факат бо ҳамин роҳ «эҳсоси шарми мағлубон ва ғурури ғолибонро шикаст додан метавон». Аммо дар ин ҳолат аҳамияти мақсадҳои сиёсиро муболига кардан раво нест. Пеш аз ҳодисаҳои тасвиршуда баъди шикастхӯрии форсҳо дар муҳорибаи Исс ба дасти мақдунихо зани зебон Доро ва ду духтари ўафтида буданд. Искандар фармон дод, ки узвони шоҳии онҳоро мононда эҳтиром кунанд ва ягон хел нияти никоҳро бо онҳо зоҳир накард. Охир ўафвои ҳокимии тамоми Осиёро ба сифати вориси шоҳони форс дошт. Баъдтар Искандар дар роҳи Ҳинд ба Бобулистон дар Суз, яке аз пойтахтҳои шоҳони форс таваккуф

карда, ба ду маликан форс: духтари Доро ва духтари гузаштагони ў хонадор мешавад. Ии никох ҳакикатан хам бо максадхон сиёсӣ буд. Никох бо Рухшона бо ғурури сиёсии Искандар мувофиқат намекард ва аз рӯи шаходати сарчашмаҳо мухити ўро дар хичолат мемонд. Барони **PDF Compressor Free Version** никох ҳатто дар бораи Рухшона фикр карда бароварданд, ки гӯё авлоди ў ба шоҳи бохтари Зардушт мутааллик буд.

Такдири баъдинаи Рухшона бисёр вазнин ва фочизонок аст. Анҷоми воқеаномаи искандарӣ ўро дар Бобулистон (шахре дар ҳудуди Ироқи ҳозира, дар наздикиҳон Бағдоди имрӯза) дарёб мекунад, ки ба ин ҷо соли 323 то давраи мо Искандар аз юриши Хинд баргашта нияти ин ҷо барпо кардани пойтаҳти империяи азими ҳудро дошт. Рухшона дар ин вакт ҳомила буд ва Искандар интизори ворис. Аммо марги бемаҳал ҳамон сол ба тамоми нақшаҳон Искандар нукта гузошт. Ҳамин тавр ў натавонист, ки таҳти шоҳиро ба ки васият кунад ва байни ашрофони мақдунӣ ба зудӣ низоъ барҳост. Қисме аз онҳо мегуфтанд, ки агар Рухшона писар таваллуд кунад, шоҳ ҳамон мешавад, дигарон ба сари таҳт писари ғайриникоҳин Искандар Геракло пешниҳод мекарданд, сеюмӣ даъвои бародари касалу камакли Искандар Арридейро шоҳ кардан доштанд. Билохир, мачлиси ҷангварони мақдунӣ ба қароре омад, ки шоҳон ҳам Арридей ва ҳам писари Рухшона шаванд. Ноиби салтанат дар дарбор яке аз лашкаркашони машҳури мақдунӣ Передикро таъин карданд, ки Искандар пеш аз марғ ба ўангуштариҳи ҳудро чун рамзи олимартаба дода буд.

Баъди ин аввалин кори Рухшона рақиби ҳуд Статираво нест кардан буд, ки дер боз ба ўрашқ мекард. Статирави духтари Доро яке аз он маликаҳон форс буд, ки Искандар дар Суз хонадор шуда буд. Рухшона бо розигин Передик ба Статирава иномаи қалбакӣ навишта, ўро бо хоҳараш фирефта соҳта, ҳар дуяшро ба қатл мерасонад ва фармон медиҳад, ки ҷисмҳон онҳоро ба ҷоҳ партофта бо хок пур кунанд.

Дере нагузашта, Рухшона писар таваллуд мекунад ва ба шарафи падараш Искандар ном мемонанд. Аммо ҳукмронӣ ба ў мусассар нагашт. Ҳамин вакт байни лашкаркашони мақдунӣ ҷанҷоли хунин сар зад ва нақл мекунанд, ки Рухшона бо писараш дар ин ҷанҷолҳо қашда шуда буданд. Аввал Передик онҳоро барои якҷоя ҳал кардани масъалаи юриши Миср ба Каппадоки даъват

мекунад, аммо ўро дар Миср аскаронаш ба қатл мера-
сонанд. Баъди ин Рухшонаро бо писарашиба Макдун
равон мекунанд. Вале дар ин чо дар маркази давлати
Макдун барои таҳт муборизаи саҳт мерафт ва Рухшона
бо тифли худ аз расму онни мамлакати ба ў дуру бе-
гона бехабар, албатта, тамоман беёвар мемонад. Вай
ноилоч буд, ки алхол ки ба сари ҳокимијат меояд. Ав-
вал дар Макдун Эвридика зами Арридеи камақл ба са-
ри таҳт омад, ки ҳокимијатро ба худ худаш эълон кард.
Аммо дар ин вакт дар мамлакати ҳамсоя Эпир модари
Искандар Олимпиада зиндагӣ мекард, ки баъди фав-
ти писарашиба рафта буд. Акнун ў ба Макдун бозмегар-
дад. Эвридика ва Арридей бо формони ў күшта шуданд
ва Рухшонаю набераашро дар ҳимояи худ гирифт. Ин
ходиса соли 317 то давраи мо рӯй дода буд. Аз он вакт
сар карда Искандари хурдӣ метавонист ягона вориси
падарашибаш шавад, аммо Олимпиада ҳам дар Макдун дер-
намонд. Бо золимию омирии худ бисёр оилаҳон ашро-
фони макдуниро бар зидди худ барангехт ва аз ин яке
аз лашкаркашон Кассандр истифода намуд. Олимпиа-
даю Рухшона бо писарашиба маҷбур шуданд, ки ба шаҳри
макдунини Пидну гурезанд, вале Кассандр онҳоро муҳо-
сира кард ва онҳо ба хубӣ таслим шуданд. Барои ҳук-
ми Олимпиада Кассандр маҷлиси ҳалқӣ даъват карда
кушиш намуд, ки ўро ба қатл ҳукм кунаид.

Орзуи деринии Кассандр шоҳ шудан буд ва барои
ин ў бояд аз сари роҳаш писари Рухшонаро нест мекард. Ба ҳар ҳол ба кӯчидани ҳам модару ҳам Искандар
тавакқуф намуда, онҳоро ба қальҷаи шаҳри дигари
макдунӣ Амфипол фиристода амр медиҳад, ки ба ҳабс
гиранд ва ба сари онҳо ярокбардори боварибахши худ
Главкиро сардор таъин мекунад. Ҳамчунин мисли мар-
думи ом бо онҳо муомила намуда, онҳоро аз уивони
шоҳӣ маҳрум месозад. Искандари хурдсол чун вориси
таҳт аз рӯи русуми макдунӣ бо ҳамсолони ахли рикобаш
бо оилаҳон ашрофони макдунӣ тарбия мейфт ва барои
ӯ духтари шоҳи Эпир номзад шуда буд, вале аз ҳамон
ин маҳрум гардид.

Вале чидду ҷаҳди беандозаи Кассандр дигар лаш-
каркашони макдуниро ба таҳлука зандохт. Яке аз онҳо
Антигон бо баҳонаи барои қасди Олимпиадаро гириф-
тан ва ба Рухшона ёрий додан ҷангро бо Кассандр сар
кард. Баъди муҳорибаи шадиди бенатиҷаи ҷанкунан-
даҳо соли 311 то давраи мо ба ҷунун хулоса меоянд, ки

Рухшонаю писарашро бояд озод кунанд ва то ба балофат расидани Искандар дар Макдун Кассандр сарлашкар монад. Акнун Кассандр мачбур буд интихоб кунад, кий шоҳ мешавад, вай ё Искандар? То ба балофат расидани Искандар вакти зиёде намонда ва дар Макдун шартнама ў бо Алигирон аллакай пахи шуда буд. Пас Кассандр ба Главки фармон медихад, ки пинхонӣ Искандару модарашро ба ҳалокат расонад. Рухшона ва писарашро заҳр дода мурдаҳояшонро пинҳон мекунанд. Ин ҳодиса соли 309 то давран мо рӯй дода буд. Агар чанде ки чиноят ба зудӣ фош шуд, лекин лашкаркашони макдунӣ барон ин Кассандро қадре мазаммат нақарданд. Онҳо кайҳо қаламрави худро мустаҳкам карда, соҳибмулк буданд ва ба масоҳати давлати барқароркардан Искандар мувоғиқ набуданд. Баъдтар баъди марги Рухшона ва писари онҳо (аз ҷумла Кассандр) ба таври расмӣ унвони шоҳиро қабул мекунанд. Ҳамин тавр Рухшона рӯзҳои худро дар ғарбиӣ гузаронд.

Онд ба Рухшона натанҳо нависандои антика варивоятҳон Шарқ ҳикоят мекунанд. Дар тӯли солҳон гузашта ба мо боз як ҳабаре дар бораи ўомадааст. Охирҳон асри гузашта дар ноҳияи аҳолинишини Ваҳшу Панҷ одамони таҳҷой тасодуғон ҳазинаи молҳон тиллоиро пайдо мекунанд. Аз байнин онҳо ангуштариње баромад, ки таҳминан дар давраҳои Рухшона бо ҳати оромӣ соҳта шудааст ва олимон вайро РХШН ҳондаанд (алифбои оромӣ садонок надошт). Ҳарчанд, ки ин катиба бебаҳс нест, vale кий медонад, шояд ин ангуштариње қадом вакте зеби дасти Рухшонаи мо будааст? Магар бозёфтҳон нави бостоншиносон сафҳан наверо аз таърихи Рухшона ва таззодҳон давраи ўро намекушоянд?

АЗ САРЧАШМАҲОИ ТАЪРИХИ САМАРКАНД

Самарқанд... Аллакай худ ба худ ин қалима сермаъно аст ва ҷай тобиши ҳусусиятҳон ҳоси Шарқ, ҳодисаҳон бон таърихири инъикос менамояд. Яке аз шаҳрҳон қадимаи мамлакати мо дар асрҳон миёна, яке аз марказҳон олами исломӣ, пойтаҳти империяи Темур... Вале аз кучо таърихи Самарқанд оғоз меёбад ва аз кучо аввалин ёдоварии ин шаҳрро дар солномаҳон гузашта кобем?

Аввалин маълумотҳо онд ба Самарқандро аниқ сана-

дор кардан мумкин: вай ба солҳои 329 — 328 то давран мо мутааллик аст. Сипас таърихи Самарқанд ба муддати дарозе қаріб ба ҳазорсолаҳо тўл қашида, баъзан бо амри тасодуф гузаштаи ин шаҳр аз ёдҳо фаромӯш шудааст. Дигар баъди ин маълумотҳо онд ба Самарқанд дар сарчашмаҳо солҳои 30 асри VII то давраи мо санадор шудааст, ки дар ин давра Самарқанд он қадар бо саҳифаҳои таърих мувофиқат намекунад.

Инак, соли 329 то давраи мо. Тобистони ҳамин сол ўрдуни ғоратгари Искандари Макдунӣ аз дарёи Окс (Амударё) гузашта ба ҳудуди Суғд даромад. Дере нағузашта онҳо ба пойтаҳти сүғдиён, ки юнониҳо номи вайро «Мароқанд» талаффуз мекарданд, наздик мешаванд (асосан вай «Самарқанд» буд, vale юнониҳо мувофиқи тасаввуроти худ барои ҳушсадой шуда, табдил додаанд).

Ин чо моне таваккуф карда, дар бораи онҳое, ки бори аввал дар бораи Самарқанд маълумот додаанд, як-ду сухан мегӯем. Вакте ки Искандар аз Суғд ба Мароқанд доҳил шуд, дар ҳайати лашкари ў Птоломей писари ашрофи макдунӣ, яке аз лашкаркашони Искандар Лага, соҳтмонҷӣ ва муҳандиси ҳарбӣ дар ўрдуни макдунӣ Аристобути юнониӣ ва мумкин Клитарҳ дар он вакт номаълум буданд. Баъди чанд сол ҳамаи онҳо асарҳое навиштанд, ки дар бораи юришҳои Искандар ва аз он чумла, онд ба ҳодисаҳои марбути Мароқанд нақл мекарданд. Аввалин шуда дар охирхон асри IV то давраи мо дар ин бора дар шаҳри Искандарияи Миср Клитарҳ навишт. Баъдтар таълифоти ў, ки бо тахаюлу достонҳо зеб дода шудааст, «роман онд ба Искандар»-ро асос гузошт, ном бояд гирифт. Дигар ин асар аз достонҳои бешумор иборат буда, дар тўли асрҳои зиёд дар байни ҳалҳои Шарқ маълум гашт ва қаріб то давраи мо расидааст. Солҳои 90 — 80 асри III то давраи мо ёддоштҳои худро шоҳи онвактаи Миср Птоломей навишт. Такрибан дар ҳамон вакт айёми пирӣ дар шаҳри макдунии Қсандре Аристобул ҳам навишт. Ҳамаи ин маълумотҳо то мо факат аз рӯи нақлҳои хеле баъдинаи муаллифон, асосан Ариян (асри II давраи мо) ва Курций (асри I давраи мо) ва ҳамчунин дар шакли мулоҳизаҳои на он қадар қалоне, ки дар асарҳон муаллифони баъдина омадаанд, расидаанд. Аз ин сабаб агар дар муаллифони пешина тасвири фасеху дурусти Мароқанд бошад, пас ҳоло ин чизро доғо неstem ва бояд чиддан маълумотҳои муаллифони пе-

шинаро зарра-зарра барқарор карда, саҳехро аз носаҳех чудо кунем.

Вакте ки лашкари мақдунӣ ба тарафи пойтахти Суғд харакат мекард, кӯҳҳо биёбонҳоро гузашта ба водии Зарафшон баромад, манзараи зебоеро лиданд. Иклими онвакта нисбати хозира намонктар ва рустаниҳои дарҳатӣ, чи тавре ки сарҷашмаҳо шаҳодат медиҳанд, на танҳо дар ин ҷо, умуман дар Осиёи Миёна ва Эрон ниҳоят васеъ паҳн шуда буданд. Эҳтимол он вактҳо Зарафшон бисёр сероб буд ва ҷун хозира поёнобаш дар қумистон гум мешуд. Юониҳо онро дарёни қалон шуморида, бо Пенеи ҳуд киёс карда «Политимет» номиданд, ки бо юнонӣ маънои «боэҳтиром» -ро дорад ва умуман юониҳо мумкин номҳои маҳаллиро ҷунин шарҳ медоданд, ё бо ҳамин маъно ба забони ҳуд тарҷума мекарданд. Водии дарёни ноҳияи Самарқандро юониҳо ҷун «серҷангӣ» ифода кардаанд, ки лаб-лаби дарё силсилаи воҳаҳо, багҳо ва заминҳои корам, дар баъзе ҷойҳо бо фосилаҳои минтақаи даштӣ паҳн шуда буд. Доманаи кӯҳҳо, назди нишебиҳои шимолии қаторкӯҳи Зарафшон бошад, ҷақалакзорҳои бешумор ва ҳатто «ҷангалҳои васе»-и ҳакиқӣ доштанд. Дар ин минтақаи ҷангали «ҷаннат» барпо карда, онро мамнӯъгоҳи ширкор эълон намуданд, ки дар масофати якчанд километр бо девори лой ихота шуда ва ҳайвоноти ваҳшӣ дар тӯли якчанд сол ҳеле зиёд шуда буд. Дар яке аз ин «ҷаннатҳо» боре Искандар бо шери бадҳайбате воҳӯрдааст.

Мароқанд дар воҳаи қалони шукуфон ҷойгир буд ва бехуда юониҳо онро шаҳри зебо намегуфтанд. Ин воҳаро оби дарёни Дарҷаман таъмин мекард ва ҳуди вай на Политимет, балки дарёни Мароқанд ба ҳисоб мерафт. Дар ҳакиқат, баъдтар об асосан аз канали қалони Дарҷом ба Самарқанд ҷорӣ мешуд. Ҳуди шаҳр бо масоҳаташ юониҳоро дар ҳайрат монда буд. Девори беруни қалъа 70 стадий (такрибан 13 км) дарозӣ дошт. Аз тағи девор дарё ҷорӣ мешуд, ки (номаш дар сарҷашма нишон дода нашудааст) истеҳкомро боз ҳам дастнорас мекард. Дар паси девори беруна бошад, дурттар дар болон «шаҳри поёнӣ» девори устувори дигаре намудор мешуд, ки он тақиҷоҳеро мемонд.

Ана ҳамин қадар мо аз сарҷашмаҳои антиқа барои тасвири Мароқанд гирифта метавонем. Вале ин тасвир ҳарчанд кӯтоҳ аст, муаммоеро пеш меорад. Мо ин ҷо дарозии девори берунаи шаҳрро дар назар дорем. Шарқ-

шиноси машхури рус В. В. Бартольд дар ин бора чунин навишта буд: «Чунин шаҳрҳои калон то истилои араб дар Туркистон набуд». Шаҳри калони то муғули Самарқанд—Афросиёб такрибан б қм мебаромад. Вале ба ин андо-захо **PDF Compressor Free Version** ба зудӣ мусассар нагаштааст. Оид ба мунтазам афзудани шаҳр чор ҳалқаи истехко-ми Афросиёб, ки вактҳои гуногун пай ҳам соҳта шуда-анд, гувоҳанд ва мувофиқи он шаҳр чун дар худули як ҳалқа танг мегардид, дигарашро месоҳтанду собикааш-ро фаромӯш менамуданд. Аввалин девор аз ҷумлаи де-ворҳо таҳминан дар асри IV давраи мо соҳта шуда буд ва қисми на он қадар калони Афросиёбро дарбар ме-тирифт. Ии раками нишондодаи сарчашмаҳон антика-ро қабул кардан душвор аст. Чунин аз эҳтимол дур нест, ки Самарқанд дар асри IV давраи мо аз Самар-қанди давраи то муғул ду баробар калон набошад, зе-ро дар ин замон шаҳр инкишоф ёфт, яке аз марказҳои калонтарини Осиён Миёна гардид. Ии ракамҳоро му-болига ҳисобидан ҳам душвор аст, зеро муаллифони антиқа мөтавонистанд аз будаш зиёд нишон диҳанд ва ҳамин тавр ҳам аст.

Мароқанди бузурги пурасрор дар худ чӣ дошт? Оли-мон вайро гуногун тасвир кардаанд. Як вактҳо дуруст будани назарияи шаҳри калон бо деворҳои поҳсагӣ ба назар мерасид. Мувофиқи ин назария дар Осиён Миёна дар замони Қадим ҳанӯз то пайдошавни шаҳрҳои асли қарияҳои ба худ ҳос пахи шуда буданд. Онҳо чунин ба назар мерасиданд: масоҳати калони ҳолни атрофаш де-вор бардошта, ки дар ғафсии он долони дароз соҳта шуда, барои манзили одамон ҳамин долонҳо ҳизмат кар-даанд, масоҳати доҳили деворҳо бошад, барон ҳай кар-да бурдани ҳайвонот ё саҳрон кишт ба ҳисоб мерафт. Масоҳати чунин шаҳрҳо дар кор каме аз масоҳати шаҳр-ҳои баъдина зиёд буд. Ҳамин хел ҷойҳоро Мароқанд меномиданд. Вале дере нагузашта назарияи «шаҳри калон бо деворҳои поҳсагӣ» ба шубҳа дучор гардид. Бос-тоншиносоне, ки дар Афросиёб кор мекарданд, қабат-ҳои зироатҳои давраи Мароқандро дар бисёр ҷойҳои шаҳр пайдо намуданд. Ҳамин тавр масоҳати ҳолӣ дар он ҷо буда наметавонист ва умуман мавҷудияти «шаҳри калон бо деворҳои поҳсагӣ» шубҳанок аст. Ҳамин тавр асрори Мароқанд инҳон монд.

Эҳтимол барои ҳалли ин муаммо роҳи дигареро пеш гирем ва мумкин ин роҳ, аввалин лаҳзаро аз таърихи

юришҳон макдунӣ ба Суғд, ки бо Мароқанд алоқаманд буд, талкни кунад. Вакте ки Искандар бори аввал ба Мароқанд дохил шуд, амр намуд, ки леҳаҳои наздики шаҳрро оташ зананд ва чи тавр ин рух задааст, сарчашмаҳо хабар намедиҳанд. Сарчашман дигаре, ки ҳамин **PDF Compressor Free Version** дорад, дар бораи вайронқуни худи шаҳр накл мекунад. Ишораҳои баъдинаро тамоман қабул кардан мумкин нест, чунки бо хабарҳои сарчашмаҳои хаттӣ онд ба ҳодисаҳои баъдина, ки бо Мароқанд алоқаманданд ва ба маълумотҳон бостоншиносон муҳолиф аст. Ҳар ду маълумот онд ба вайронқуни деҳаҳои наздики шаҳр ва худи шаҳр бояд ба қадом яқ ҳикояти муаллифи пешина тааллук дошта бошанд. Ин ҳикоят дар бораи чӣ накл мекард ва барои чӣ муаллифи баъдина ин тавр ва дигарӣ барьакс додааст? Барои ба ин саволҳо ҷавоб додан тасаввур мекунием, ки шаҳри қалони осиёймиёнагӣ чӣ ҳел буд? Вай аз се қисм иборат буд: арқ, шаҳри аслий (Шаҳристон) ва наздишаҳри (работ). Ҳар яки ин қисмҳоро девори алоҳида иҳота карда буд. Чунин шаҳр Самарқанд буд, ки дар дохили девори беруна, аз паси ҳудуди шаҳристон дар масоҳати қалон работҳо ба шакли деҳаҳои алоҳида, боғҳои ангур ва саҳроҳои юнучқазор бо деворҳон лойин ихота шуда буданд. Мумкин Мароқанд низ ҳамин тавр будааст? Пас мазмуни ҳикояи аввала онд ба вайронқуни Мароқанд ва таҳрифи баъдинаро чунин тасаввур кардан мумкин аст: Искандар деҳаҳои атрофи шаҳрро сұхта вайрон кард, ки дар дохили девори беруна ҷойгир буданд, менинград муаллифи антиқа, шоҳиди ин ҳодисаҳо. Аммо барои олами антиқа чунин тарҳкашии шаҳрҳо номумкин буд. Аз ии сабаб муаллифони баъдина, ки ҳодисаҳоро аз рӯи сарчашмаҳои адабӣ тасвир, ҳикояи авваларо таҳриф намуда, қисме даруни шаҳрро (дохили деворҳо)-ро вайрон ва дигаре ҳаробкориро берун аз шаҳр (деҳаҳои наздики шаҳр) маънидод намуданд. Мебонист аз таҳқики батағсили бостоншиносони Афросиёб интизор шудан лозим буд. Аммо чунин фарзия имкони тағсирӣ девори берунаи Мароқандро на чун девори шаҳри аслий, балки артоғи шаҳрӣ донистаанд, ки дарозии он маълум мегардад.

Дарозии девори работи (атрофи шаҳр) Самарқанди асримиёнагӣ 40 км буд, яъне девори берунаи Мароқанд таҳминан се маротиба зиёд аст. Вале ии чудошавӣ аллакай маълум аст, чунки агар шаҳр хурд мебуд,

атрофаш майдони камро ишғол мекард ва бо шаҳр як
чо сохта мешуданд. Бокимондаҳон девори берунаи асри-
миёнагии Самарқанд то мо расида, номҳои «девори кӯн-
даланг» ё «девори киёмат»-ро ба худ гирифтаанд, ки дар
наздики минтаҳои ин девор баъзе тадқикотчиён чус-
туҷӯи ҷои девори берунаи Марокандро пешниҳод доранд.
Бале бояд қайд кунем, ки аз рӯи бостоншиносӣ ин де-
вор то вакътоҳи охир ошкор нашуда буд. Дар сарчашма-
ҳо дар кучо воеъ будани он ишора нагардидааст. Фа-
кат ёдоварии дарёе, ки аз назди деворҳои шаҳр ҷорӣ ме-
шуд, ишорае ба мавҷудияти девори беруна мебошад. Ин
«дарё» бояд Сиоб бошад, ки аз тарафи шимолии шаҳр
мешорид. Пас қисми девори қадима бояд дар ҳамин ҷо
бошад. Дар ҳакниҳат, маълумотҳои бостоншиносӣ аз ав-
вал ба қисмати шимолии шаҳр чун ба қадима ишора
мекарданд ва инак ба қарибӣ бокимондаҳон девори Ма-
рокандро пайдо карданд. Дар кунци шимолии Афроси-
ёб рост дар болои ҷои қандашуда китъаи хурди девори
поҳсагии қадима боқӣ мондааст, ки қисми асосиаш дар
Сиоб афтода таи асрҳо соҳили худро шуста бурдааст.
Эҳтимол ба ҳаробшавии ин девор на факат табиат гу-
нахгор аст. Қабатҳои гафси хокистаре, ки дар дохири
бари деворҳо бοқӣ мондааст, сухторҳои Искандарро дар
Мароканд ба хотир меоранд. Эҳтимол ҳамон вакт қис-
ман девори берунаи Мароканд вайрон шуда бошад ва
акидае, ки оид ба вайронкунии Мароканд дар сарчашма
омадааст, мумкин қисман вайрон шудани деворҳои шаҳр-
ро ифода кунад. Девори берунаи Самарқанд минбаъд
ҳам омад накард, дар асрҳои миёна бо фармони ҳукума-
ти сомониён боз қисман вайрон карда шуд.

Таърихи Мароканд таи он ду соле, ки ба мо маълум
аст, хеле саҳт буд. Ҳаробаҳои Мароканд, ки таги теп-
паҳои Афросиёб мондаанд, инсоният шоҳиди ҳодисаҳои
зиёди фочнавии юришҳои Искандар буданд ва дар ин
бора олимони мамлакатҳои гуногуни дар тадқикотҳои ка-
лонҳаҷмашон борҳо ӣавиштаанд ва боз менависанд. Муҳ-
тасар таърихи Марокандро дар солҳои 329 — 328 то дав-
раи мо ҷунин тасвир кардан мумкин аст.

Даромадани Искандар ба Мароканд тобистони соли
329 то давраи мо сурат гирифта, аз сұхтану вайрон кар-
данни музофоти шаҳр иборат буд ва эҳтимол маҳз Искандар
дар ҳамин ҷо ба муқобилият дучор гардид. Муқобилият
эҳтимол хеле ҷиддӣ будааст. Ба мо маълум
аст, ки төъдоди зиёди аҳолии маҳаллий (30 ё 20 ҳазор)

хўрокан макдунихоро зада гирифта, ба қадом кўхе (Чўпонато ё кўҳак) ба наздикиҳои Мароқанд гурехтанд, макдунихо бо душвории зиёд ин баландиро ишғол намуда, химоятгарони зиёдеро күштанд ва дар ин муҳориба Искандар саҳт ярадор гардидааст.

Дар Шаҳр Искандар сўнг сўнг наистод ва дере нагузашта, ўрдуи макдунӣ ба шимол ба тарафи дарёи Танаис (Сирдарё) ҳаракат кард. Дар қалъаи Мароқанд факат афсарони на он қадар зиёд (мумкин төъдодашон ҳазор нафар) монд.

Вакте ки Искандар дар Танаис буд, дар Суғд якбора шўриш сар зад, ки Мароқандро ҳам фаро гирифт. Ташиклиунандан шўриш Спитамен буд ва гўё ахолин шакрнишин ўро тарафдорӣ накардаанд. Аскарон баробар ҳамла мекунанд, аммо муҳосираро бартараф карда наметавонанд. Факат баъди он ки Спитамен аз наздикшавни лашкари зиёда аз ду ҳазорнафара фиристодан Искандар огоҳ мешавад, ба атрофи Мароқанд ҳаракат мекунад. Вале факат ин ҳилаи Спитамен буд ва ба зудӣ бо кўчманчиҳои ҳамсоя якчоя шуда, дар соҳилҳои Политимет лашкари макдуниро нест карда, ба муҳосиран қалъа баргашт. Сипас Искандар худаш ба ин кор даҳолат мекунад. Аскарони асиљро чамъ оварда, ба зудӣ ба сўн Мароқанд ҳаракат мекунад. Спитамен боз қафонишиний мекунад ва Искандар бе ягон монеа ба шаҳр доҳил мешавад. Ин дафъа ҳам Искандар дар шаҳр бисёр наистода, аз ин чо Спитамено таъкиб намуда ва аз водии Политимет гузашта, дар сари роҳ ҳар он чи ки буд, ҳароб мекунад. Дар Мароқанд Искандар сипохиёнро бо се ҳазор аскар бо сардории Певкола монда буд. Тобистони соли 328 то давари мо Искандар маротибаи сеюм ба Мароқанд бармагардад. Ҳанӯз дар Боҳтар (Балх) дар чои зимистонгузаронӣ онд ба потинции Суғд ҳабарҳои боизтироб мешунавад, гўё ахолиро бо сипохиённи дарон чо буда итоат намекунанд. Ва инак, барои пешгирий кардани шўришҳои калон Искандар ба шимол юриш сар мекунад. Аз Окс (Амударё) гузашта Искандар лашкарро ба панҷ қисм тақсим мекунад, ки чор қисми он бояд ба ноҳияҳои гуногуни Суғд мерафтанд ва ба гурӯҳи панҷум худаш роҳбар шуда, рост ба атрофи Мароқанд ҳаракат кард. Вакте ки ҳама лашкар дар Мароқанд якчоя мегардад, ду қисми он бо супориши нав фиристода мешавад, ки якеаш бояд дар Суғд мустамликаи ҳарбӣ бунёд менамуд ва дуюмӣ Спитамени ба тарафи кўчманчиёни

хамсоя гурезаро таъкиб мекард. Сеюмй сипохиёни худи Искандар, ки дар Мароканд истодани онҳо хеле тӯл кашид. Дар кучо икомат доштани Искандар пурра маълум нест, баязе сарчашмаҳо ба арк, ки дар он эҳтимол қасри тоҷӣ низомӣ дигарҳо хайман шоҳи макдуниро наздики деворҳои Мароканд ишора мекунанд.

Дар Мароканд Искандар сафирҳои гуногуниро аз ҳалқҳои ҳамсояю дур қабул мекард. Боре назди ӯ сафирҳои «скифӣ» (юнониҳо қариб ҳамаи кӯчманчиёро чунин ном мегирифтанд), ки дар паси Танаис маскан доштанд, аз номи шоҳи худ ба Искандар тӯхфаҳои қиматбаҳо оварда, тифокӣ ва никоҳи малиқаи скифиро пешниҳод карданд. Ин лаҳза барои бисёр муаллифон баҳонан таълифоти достонҳои зерин гашт. Ба назари Искандар гӯё малиқаи ҷанговаре омада дарҳост намудааст, ки аз вай фарзанд таваллуд карданист. Ӯ гӯё ҳудаш ҳам дар байнин занҳо малиқаи часур будааст. Азбаски Искандар бузургтарин шавҳарҳост, бояд аз вай фарзанди бошучое ба дунё ояд. Дар айни замон боре бо ин сафирҳо шоҳи бузурги ҳоразмиҳо (яъне сокинони Ҳоразм) омада, ба Искандар пешниҳод мекунад, ки дар юриш ба ҳамсояҳо (дар байнин ҳамсояҳо занҳои ҷанговар ҳам ёд мешаванд) роҳбаладу иттифокӣ шавад. Аз Мароканд Искандар ба ширкор ба яке аз «шикоргоҳ»-ҳои атрофи шаҳр мебарояд. Ширкор бо зиёфати шоҳонаю мӯҳташам қариб барои ҳамаи ҷанговарон ачиб анҷом мейбад.

Умуман базмҳои хосаи майнӯшӣ ҳама шаб зуд-зуд барои Искандару дӯстону наздиқонаш барпо мегардид. Дар яке аз ин базмҳо бадбаҳтие рӯй додааст, ки дар ин бора қариб ҳамаи муаллифони қадимаи онд ба Искандар таълиф карда навиштаанд. Барон аиш иде, ки ба Дионис (Искандар барои Дионис не, балки барои дигар ҳудо — Диоскур курбонӣ кард ва ҷуноне ки муаллифони қадима бовар қунондани мешаванд, боиси бадбаҳти гардид), баҳшида шуда буд, сабаб шуд. Айни ҷӯши базм миёни Искандару дӯсташи Клит ҷанг сар мезанад. Клит бародарни саробони Искандар буд, ки вай Искандарро ҳангоми яке аз муҳорибаҳо аз марғ ҳалос кардааст. Клит лофтзании аз ҳад зиёд, паст задани корнамоҳони насли қалонсолон ва таъна кардани Искандарро ба анъанаҳои «баробарӣ» (яъне анъанаҳои аҳолии маҳаллӣ) маломат мекунад. Вакте ки ҷангӣ онҳо авҷ мегирад, Искандар ҳудрӯ дошта натавониста, бо найза Клитро мезанад. Баязе муаллифон илова мекунанд, ки то ин дам дӯстонаш

барои наҷот додани Клит кӯшиш карданд, ҳатто Птолемей ўро аз дарвоза бароварда, ба пушти деворҳо ва хонаҳои арқ дар он ҷосе, ки базмҳо гузаронда мешуд, баровардааст (дар Афросиёб то ҳол бокимондаҳои ҳоктӯдаҳои баромад ба дарвазаҳои қадимаи арқ ба назар мерасанд), аммо Клит он то наҷиҷиста, баргашта боз муҳолифат меқунад ва ҳалок мегардад. Искандар факат вакте ба ҳуд меояд, ки ҷонканин Клитро мебинад. Вай бениҳоят маъюс гашта, ҳудро күштани мешавад ва чанд рӯз аз хона набаромада обуғизо намехӯрад.

Баъди ин ҳодисаи ғаманғез Искандар дар Мароқанд даҳ рӯзи дигар мемонад. Дар ин муддат ўволии Бохтарро (он вактҳо Суғд ба ҳайати вилояти Бохтар доҳил буд) бо лашкаркаши ҳуд дар Мароқанд Қен иваз меқунад (ба ҳайати лашкар акнун ҷангварони маҳаллӣ сурдиёну бохтариҳо низ доҳил мешуданд) ва ҳуд Мароқандро тарқ намуда, барои зимиёнгузаронӣ ба ноҳияи Навтаки Суғд (таҳминан ноҳияи Шаҳрисабз) мераవад. Дере нагузашта Қен супориши Искандарро иҷро карда, бо ўҳамроҳ мешавад. Бо ҳамин маълумотҳои монди Мароқанд ба охир мерасанд.

Ин маълумотҳо чунон ки мебинем, он қадар зиёд нестанд ва аз рӯи ҳусусияти сарчашмаҳо ҷизе ҳам оид ба Мароқанду аҳолии маҳаллии он ҳикоят намекунанд, бештар дар бораи истилогарии юнонӣ — мақдунӣ накл намудаанду ҳалос. Аммо кӣ медонад теппаҳои Афросиёб ҷӣ асроре доранд? Охир омӯзиши онҳо гуфтан мумкин аст, ки акнун сар мешаванд? Алҳол пешгӯй кардан душвор аст, ки бели оҳанини бостоншиносон чи пайдо меқунад, аммо ҷон шубҳа нест, ки ҳабарҳои Самарқанди қадима дар оянда ҳеле ба пуррагӣ нисбати ҳозира имкони дураҳшони таърихи қадимаи шаҳри машҳурро медиҳад.

ДАР КИШВАРИ РУХШОНА

Дар қадим дар замонҳои Искандари Мақдунӣ ҳудуди байни Амударёю қаторкӯҳҳои Ҳисор ва шоҳаҳои ҷанубу ғарбии Қӯҳитангтову Бойсунтов, таҳминан ҳудудҳои ҳозираи Тоҷикистони Ҷанубию вилояти Сурхондарё қимиҳои паретакҳо ё ҳуд Паретакенӣ номиде мешуд. Вай ба вилояти Балҳ, ки дар қадим Бохтараш меномиданд, ба ҳайати Бохтар доҳил мешуд ва дар мамлакати паретакҳо онро ҷунин ном мебурданд. Зодгоҳи Рухшонан машҳур ҳамин ҷо буд. Номи падараш Окснарт (дар

талаффузи маҳаллӣ «Вахшуварта») буда, ишора ба Окс, ки он вактҳо Амадарёро ном мегирифтанд, сароби Вахш ба хисоб мерафт.

Қадимтарин маълумотҳои хаттӣ оиди ин мамлакат то мо аз замони Искандари Мақдунӣ расидаанд. Мо он-хоро дар таълифоти таъриҳшиносони Искандар, он чое, ки таъриҳшиносон гузаштани шоҳи мақдуниро аз Суғд ба Боҳтар ба охирин сукунати вай дар ин мамлакатҳо ҳикоя мекунанд, пайдо мекунем. Таъриҳшиносонеро, ки мо дар назар дорем, онҳо Арриан, Диодор, Курций Руф, Помпей Трог ва дигарон буда, якчанд аср пас баъди юришҳои Мақдунӣ ба Осиё асарҳо навиштаанд ва табиист, ки шоҳиди он буда наметавонанд. Худи онҳо низ ба таълифоти муаллифони пешина асос кардаанд. Муаллифони қадимтарин: Каллисфен — таъриҳнависи расмии Искандар, чияни ва шогирди файласуфи бузург Арасту, ки худи Искандар аз ў таълим гирифта буд; Птолемей — лашкаркаши мақдунӣ, яке аз ворисони наздики Искандар, баъд шоҳи Миср; Аристобул — одаме аз атрофиёни Искандар, супориҷҳои маҳсуси шоҳро иҷро мекард; Клитарх — нотик ва таъриҳнавис, писари таъриҳшинос Динон то юришҳои Искандар таърихи форсро навишта буд. Дар таълифоти ин ҳамсафони шоҳи машҳури мақдунӣ материалҳои заруриро дарёфт кардан мумкин аст, ки муаллифонашон нигоҳ дошта шудаанд. Маълум, ки барои тадқики ин ё он ҳодисаю воеҳа ривояте оварда мешавад. Ҳар яке аз ин ривоятҳо ба яке аз таъриҳшиносони Искандар, ҳамасрони ў мутааллик аст. Ин ба тасвири ҳодисаҳои ба мо лозим зарур аст. Вай асосан аз ду муаллиф Птолемей ва Клитарх ибтидо мегирад.

Аз Птолемей Арриан ва Курций иқтибос гирифтаанд. Дар ривояти Птолемей ҳодисаҳои асосӣ ба замони омадани мақдунихо ба мамлакати паретакҳо тааллук дорад, чунин ба назар мерасад. Аз рӯи гуфтаи Арриан Искандар баъд аз гузарондани зимистон дар ноҳияи Навтак «кори сүғдҳоро қарда» ба пеши паретакҳо, пеш аз ҳама ба дехан Ҳорион ҳаракат мекунад. Тайёр ба ҳамлаи душвор ба ҳарсанг анҷом ёфт, Ҳорион таслим шуд ва ҳатто ба мақдунихо озука ёрӣ дод. Аз паретакҳо Искандар ба тарафи Боҳтар рафт. Шўришгарони бокимондаи мамлакати паретакҳоро Кратер пахш қарда, дар Боҳтар бо Искандар ҳамроҳ гардид. Дар байни маълумоти онд ба зимистонгузаронии Искандар ва ҳикояти

мухосираи харсанги Хорион Ариан дар бораи ишғол кардани харсанги Сүғд сухан меронад. Бар хилофи боварии умум тартиби гузориши Ариан дар ин чо ба рафти ҳикикӣи ходиса мувофиқат намекунад. Ин яке аз ходисаҳон тез-тез ба амал омада аст, ки Ариан вақти ходисаҳоро на аз рӯи пайдарданӣ таърихӣ, балки аз рӯи мувофиқату монанд буданашон ба гурӯҳ-гурӯҳ чудо намуда навишта аст. Аз ҷумла бо ҷунни монандкунини ходисаҳо Ариан мухосираи харсанги Сүғд ва харсанги Хорионро як доноста онҳоро пан ҳам мемонад. Оиди якҷоякунини сунъини ин ходисаҳо аз муайян шудани ихтилофоти таърихӣ шаҳодат медиҳанд. Дар ҳакиқат дар сарҷашмаи Ариан оид ба ишғоли Сүғд, таҳминан таносуби вай дар ҳамон чое, ки ишғол кардани харсанги Ариан, дар накли Клитарҳ сухан меравад, хикоят шудааст. Яъне дар он чое, ки оиди воеаҳон амалиёти ҷангии соли гузашта, вакте ки Искандар бо лашкараш дар пойтаҳти Сүғд Мароқанд истода буд, накл мешавад. Ҳикояти Ариан ҳамин тавр аст. Аз рӯи накли Курций Искандар ба ноҳияи Хорион омада бо Рӯҳшона издивоҷ мекунад. Оиди мухосираи харсанги Курций чизе намегӯяд, ҷунки дар бораи Рӯҳшона накл карда, ривояти дигаре баён мекунад. Муаллифи номаълум бо Курций наздик оид ба воеаҳон баъдина ҳабар медиҳад: Искандар «ба замини Бохтар ҳаракат кард», ба назди қадом як «қалъаे» омада аз дарёи Окс мегузарад. Курций дар бораи амалиётҳои Кратер сухан ронда, ҳикоятро бо маълумотҳои фатҳи Полиперхон мамлакати Бубакен пурра мекунад.

Аз Клитарҳ Диодор ва Курций рӯбардор кардаанд. Ҷои лозимае барои мо дар матни Диодор бокӣ намондааст ва оиди мундариҷаи он фактат бо рӯихати кӯтоҳи воеаҳон дар он баёншуда ҳулоса бароварда метавонем. Ҳамин тавр мо медонем, ки Диодор дар бораи «юриши шоҳ» (Искандар) бар зидди ба ном навтакҳо» ва «ҳалоқати лашкар дар анбӯҳи барф» гуфтааст. Курций амиқтар ҳикоят мекунад. Шоҳ юришро дар ноҳияи навтакҳо анҷом дода, ба ҳорасанги Сисимифр, таносуби харсанги Хорион ба накли гузашта наздик мешавад. Ҳарсанги Сисимифр месупорад. Баъди ин Искандар гурезаҳоро таъқиб карда, барои мутеъни мағлубшудагон сафи зичи аскарони пиёдаро (бо сардории Кратер) мемонад. Дар Диодору Курций ҷои рафтани (мамлакати навтакҳо) бо ҷон расидан (мамлакати паретакҳо) иваз шуда, номи аввалиа ё ҷои дуюмиро таңг кардааст, аммо ба вое-

аи дуюм марбут мувофик шудааст. Хабари оид ба зимишонгузаронӣ бошад, бо аввала алокаманд аст ва гум шудааст.

Накли Клитарх дар такмили Трог ҳам ба мо маълум аст. Тълифоти Трог маҳфуз намондааст, вале дар яке аз коридори вай гуфта шудааст: Искандар «ба замини бохтариҳо доҳил шуда бо Рухшона издивоҷ кард». Аз Трог Курций ҳам вакти хикоя кардаи иктибос овардааст: Искандар аз мавзеи зимишона баромада (пас, аз ноҳияи навтакҳо) ба тарафи ноҳияи Фазаб равон шуд, дар рӯзи сеюми роҳ дар наздикии ким-қадом «дара» якбора тӯғони саҳте барҳост, ба лашкар Сисимифр ёрӣ расонд ва онҳо ба юриши шашрӯзан зидди саҳро рафтанд. Муҳосираи харсанг ва супоридани он аз тарафи Сисимифр дар ин бора Курций пеш аз ин нақл карда буд. Дар харсанг фақат ишорае дар боран «дара» ёдовар шудааст. Дар ин ҷо дар боран Рухшона гуфта нашудааст, чунки Курций оид ба тӯи Искандар дар дигар ривояташ ҳабар додааст. Оид ба лаҳзан бо тӯғони барғӣ алокаманд аз Трог ва аз дигар нависандай румӣ Франтиин Валерий Максим иктибос гирифта нақл мекунад.

Аз Аристобул ҷуғрофшиноси қадима Страбон ва тарҷуман холнависи қадима Плутарх иктибос гирифтаганд. Накли Аристобул бо хикояти Клитарх хеле наздиқ аст. Страбон оиди харсанги Сисимифр дар Боҳтар, дар он ҷое ки тӯи Искандару Рухшона қайд шуда буд, ёдовар мешавад. Плутарх оиди муҳосираи харсанги Сисимифр ва дар боран шароити душвори лашкари макдунӣ хикоят кардааст.

Ақиун баъди он ки ҳамаи маълумотҳои ҳаттии зарурро ба қайд гирифта, нақлҳои гуногун ва сармаъҳазҳои онро муайян намудем, бо боварӣ метавон гуфт, ки воеаҳои «мамлакати Рухшона» 2300 сол пеш ба амал омадаанд.

Инак, зимиштони солҳои 329/7 то давраи мо Искандари Макдунӣ бо тамоми лашкари худ дар ноҳияи Навтаки Суғд буд, ки он вактҳо қисми болони ин водиро Кашқадарё меномиданд ва баъдтар марказаш шаҳри Кеш, ё худ Шаҳрисабз шуд. Моди сеюми зимишонгузаронӣ баҳори соли 327 то давраи мо Искандар ва аскарони ўз мавзӯъ баромада, ба тарафи ноҳияи Фазаб бо роҳе, ки ба мамлакати паретакҳо ва ба харсанги Хориён — Сисимифр, яъне ба дарвозаҳои оҳинини ноҳияи Дарбанти ҳозира мебурд, рафтанд. Сарчашмаҳо маълум-

мотхон саҳеҳ намедиҳанд, оё ин ноҳия дар роҳи Навтак ба ҳарсанг воқеъ буд, ё ҳамин ноҳияро чунин меномиданд; бо таъбирае дар сарчашма ҳарсанг қад-қади роҳ буда, аз он бо душворӣ гузаштан мумкин будааст. Тад-кикотчиён пешниҳод мекунаанд, ки Ғазабро (баъзан Ғазабро) Кубодиён ё ин ки дар водии Вахш ҷустуҷӯ кунанд. Аммо агар ин ҷо аз пешниҳоди шарҳи сарчашма сарфи назар кунем, пас вайро бояд тарафи гарб аз дарвозаҳои Оҳанин, сипас пеш аз ҳама дар водии Гузардарё ё худ дар тарафи шарқтари дарвозаҳо ҷустуҷӯ кунем.

Рӯзи аввал дар роҳ гӯё нишонаи ҳавон тира набуд. Аммо рӯзи дигар торик шуд. Рӯзи сеюм раъду барқ ва бенист барки дураҳшанда бо садои мавҳум пеши ҷашми аскаронро тира соҳта ба даҳшат овард. Борон ширрос борида, ба ҷола гузашт. Аввал аскарон кӯшиданд, ки бо сипарҳо худро паноҳ кунанд, аммо ҳама кӯшишон онҳо натиҷае надод ва умуман бо дастҳои шаҳшуда яроқи лағжонро доштан душвор буд. Ва одамон сафро вайрон карда, дар дараи серҷангӣ ба ҳар тараф пароканда шуданд. Баъзеҳо бекувват шуда ба замин афтиданд, дигарон ба дараҳтон тақия карда рост шаҳ шуданд. Ҳамагӣ дар ин рӯз ду ҳазор одам ҳалок гардид. Искандар монда нашуда, гирди аскарон гашта онҳоро ҷамъ мекард, афтодаҳоро бардошта ба дуде, ки аз кулбаҳон дур мебаромад ва сарпанаҳ ёфтани мумкин буд, нишон медод. Билохир дараҳтонро бурида гулханҳо даргиранданд. Бо гузашти тӯғон сарпанаҳ соҳтанд, як қисми аскарон дар ҳонаҳои аҳолии маҳаллии канори ҷангӣ паноҳ бурданд.

Ба ин воқеа лаҳзае алоқаманд аст, ки таъриҳшиносони антика ба тасвири он ҳусни таваҷҷӯ доштанд. Қадом як аскари мақдунӣ аз ҳуనукию ҳастагӣ бехуш ме-гардад, аммо яроқашро бо худ нигоҳ дошта оҳиста-оҳиста ба мавзез расида ба гулхан наздик мешавад. Дар назди гулхан худи Искандар нишаста буд. Аскарро диди ғамхорона яроқашро гирифта, дар ҷои ҳудаш мешинонад. Вакте ки мақдунӣ ба худ меояд ва мефаҳмад, ки дар кучо нишастааст, тарсида аз ҷояш бармехезад. Аммо Искандар ўро ором карда гӯё гуфтааст, ки ин дар қоидан форсҳост, агар дар ҷои шоҳ шинӣ ҳалокат мекунанд, дар ин ҷо бошад, наҷотат медиҳанд.

Дара, дар ноҳияе, ки ҳама ин воқеаҳо ба амал омадааст, ҷои дигаре набуда, гузаргоҳи дарвозаҳои Оҳанин

аст. Сарчашмаҳо ишораи аниқе ба зимишони сарду сербарф, ки ба сари лашкари макдунӣ, маҳз дар вакти муҳосираи харсанг омада буд, аз тарафи муаллифе харсанги Хорион ва аз тарафи дигаре харсанги Сисимифр ном шуда шуда. Мутофики роҳсозии асри миёнагӣ аз Кеш ба водии Қашқадарё то дарвозаҳои Оҳанин ҷорӯра роҳ, аз деҳаи Субаҳ (Сунич) назди даромад ба водии Қашқадарё бо Дидақӣ ва Қандак бошад, то дарвозаҳои Оҳанин серӯза гузаргоҳ аст; ҷуғрофшиносони асри миёнагӣ дехаи на он қадар калонеро дар наздикин ин дарвозаҳо қайд кардаанд. Чи тавре мебинем, Искандар аз Навтак то «дара» се рӯз роҳ рафтааст.

Ин дара «даромадгоҳ ба вилоят» тобеи Сисимифр буд. Дар кӯҳ бо дастони одамон садди роҳ гузаргоҳи борике соҳта шуда буд, ки аз тарафи дигари кӯҳ ба дашт мебаромад. Аввали гузаргоҳ равшан, vale дар байи торикий ҳукмфармо буд. Ҷои бориктаринашро аҳолӣ устувор соҳта буд. Аз пеши харсанг дарёе ҷорӣ мешуд, ки обро дар ҳуд кашида, аз нишебии кӯҳҳо ба води мешорид. Дар атроф бедҳои калон ба назар мерасиданд. Ҳамин ҷо дар атрофи кӯҳҳо дарахтони зиёди баланд мерӯиданд, ки дар сарчашмаҳо коч ном гирифтанд. Деворҳои ҳуди харсанг, ки дар болои он ҳимоятгаронаш менистоданд, рост буданд ва ягона пайроҳа дошт, ки якто-якто бо душворӣ ҳатто вакти муковимат набудан ҳам мегузаштанд. Қуллаи вай ҳамвор буд ва замини ҳосилхез дошт, ки 500 нафарро ҳӯрҷонда метавонист. Ин харсанг аз рӯи баъзе маълумотҳо атрофаш 80 стадий (ченаки дарозӣ, такрибан миёнан 150 — 200 метр, эҳтимол баробар ба 180 — 190 метр бошад), баландиаш 15 стадий, аз рӯи дигар маълумотҳо мутобики 60 ва 20 стадий буд. Ин харсанг дар кучо воқеъ буд? Бисёр вакт вайро дар водии Ваҳш дар мавзеи Пули Сангин ҷустуҷӯ мекунанд. Аммо ба назари мо наздики дарвозаҳои Оҳанин боварибахштар аст. Дараи дарвозаҳои Оҳанин, ки холо Бузголаҳона ё ин ки Бухғанҳона ном мегиранд, қаторкӯҳи Саримасро дуним карда, пайроҳаи танги деворҳои рости харсангро мемонад ва ҷунон борик аст, ки дар ҳакиқат рӯшанини рӯз ба зӯр ба он ҳона дохил мешавад. То вактҳои наздик бо ин роҳ роҳи тиҷоратии калон мегузашт, ки аз он ба мамлакатҳои дур ҳатто ба Ҳинд рафтую мекарданд. Аз дара ҷӯйҳо ҷорӣ мешуданд, дар ҳакиқат тобистон салқин ва дар баҳор сероб мешуд. Маҳз дар ин фасли сол Искандар ин ҷо буд.

Ачибаш, ишора ба мавзеи серчангали атрофи дара аст. Оид ба серчангал будани ин мавзэй сарчашмаҳои баяни ҳам гуфтаанд. Коҷро ҳамсафарони шохи макдунӣ эҳтимол ба арча шабех додаанд.

Харсанге, ки дар борааш сухан меравад, ҳаргиз қальъаи норвостони ба соҳиби мамлакат набуда, (дарвозаҳои Оҳаниро аз ҷануб гузаштани осонтар аст), балки мавзеи сарҳадиеро мемонад, ки дар роҳи қалон ҳудудҳои байни Бохтару Суғдро муайян мекард. Дар ҳудудҳои муқобили Бохтари онвакта монанд ба ҷон сарҳаде маълум аст, ки даромад ба мамлакат аз гарбро назорат менамуд. Он ҳам пайроҳаи борики кӯҳист, ки қадқади дарёи Мурғоб, каме болотар аз деҳан Боло-Мурғоб мегузарад, муайян кардан мумкин аст ва дар даромади ин дара ҳарсангҳо, манораҳои сангини қадима нағоянанд. Роҳҳои сарҳадии хеле монаанди байни давлати Ҳаҳоманишиҳо дар тасвири ноҳияҳои гарбӣ маълуманд. Чунин дидбонҳо «дарвозаҳо» дар Осиён Ҳурд дар сарҳадҳои байни Каппадокия ва Фригия, дар Каппадокия ва Киликии воеъ буданд. Баъзеи чунин дарвозаҳо дар сарчашмаҳо муфассал тасвир шудаанд ва аз рӯи ин тасвирҳо онҳо чунин буданд; гузаргоҳи мустаҳками манорадори дар бари дарёи ҷоришуда. Маълум аст, ки роҳи шохии Ҳаҳоманишиҳо аз пойтакти форсҳо ба шарқ то шаҳрҳои Бохтар (Балх) ва Хинд мегузашт. Эҳтимол, роҳ ба дарвозаҳои Оҳанин шоҳае аз он бошад, ки аз Бохтар ба Суғд мерафт. Он вакъто дар ин роҳ рафтуюй хеле зиёд буд; қосидони шоҳ шитоб доштанд, андозчамъқуниҳо ва дигар мансабдорон ҳамроҳ бо аҳли рикоб меомаданд. Оҳиста-оҳиста корвонҳои тичоратӣ, катори уштурони бо молҳои гуногун ҳаракат мекарданд.

Соҳиби ҳарсанг ва ноҳияи наздики онро баъзе сарчашмаҳо Сисимифр, дигарон Ҳорион номидаанд. Эҳтимол, номи аслии он «Сисимифр» буда, «Ҳорион» номи ноҳия ё худ қабилаест, ки ҳокимаш буд. Аз рӯи айнаназоҳои аҳолии он мамлакат Сисимифр ба модари ҳудаш ҳонадор мешавад. Ин ҳолат моро бо айнанахои ҷамъияти зардушти водор месозад, ки вай издивоҷи хешони наздикро муқаддас мешуморид. Модари Сисимифр ташаббускори муқовимат бар зидди истилогарони макдунӣ дар мулки худ буд.

Вакте Искандар мебинад, ки гузаргоҳ бо одамони силоҳдор банд аст, бо ёрини фалаҳмонзанҳою камонварон истеҳқомро рахна карда ҳимоятчиёро дур афкан-

да ба харсанг наздик мешавад. Мухосираи худи харсанг чӣ тавр гузаштааст, пурра маълум нест. Аз рӯи ривоите монеъян асосӣ дарё буд ва Искандар амр кард, ки чукуриро бо дараҳтону сангҳо пур кунанд ва манораро мухосира карда ба душман аз тӯпҳои ҳаводиханда тир парронанд. Аз рӯи дигар ривоят аскарони Искандар дараҳтони дарозро бурида аз онҳо зина сохта, бо ёрии зинаҳо дар ҷойҳои борики чукурий қаҷмех заданд ва дар қаҷмехҳо густурдаҳои аз коҷ бофтаро овехта ба болояш хок реҳтанд, то ки ба ҳамворӣ ба харсанг наздик шаванд. Ҷи тавре ки набошад, лашқари макдунӣ бо шиддати зиёд кор кардааст. Яъне онҳо бо ду кисм ҷудо шуданд. Нисфашон бо роҳбарни Искандар рӯзона, дигараш бошад, ба се ғурӯҳ бо сардории се пуштибони шоҳ Пердик, Леонат ва Птолемей ҷудо шуда, шабона ҳар гурӯҳ дар шабҳои таъиншуда кор карданд. Бо вуҷуди ин кор суст буд ва дар як рӯз 20 оринҷ пеш мерафтанду шабона бошад, аз ин камтар. Бо вуҷуди ин аскарони макдунӣ то ҳадде ба харсанг наздик шуданд, ки тирҳошон мерағиданд ва муҳофизон макдунихои сипардорро нигоҳ дошта натавонистанд.

Сисимифр дар бораи таслим шудан фикр кард. Вай ба назди Искандар ҷорҷӣ фиристода ҳоҳиш кард, ки Окснарт пешаш биёд. Окснарт, падари Руҳшона, дар мавзеи макдунихо буд. Ба саволи Искандар обе Сисимифр одами далер аст. Окснарт ҷавоб дод, ки дар вай наидам. Ҷавоб фикри Искандарро ба музafferияти гуфтушунид тасдик кард. Окснарт болои харсанг баромада, бо эҳтиром Сисимифрро бовар кунонд, то таслим шавад, гӯё Искандар маглубнолазир асту касе, ки ба тарафи ў меғузараид, эҳтиром мебинад ва ҳудашро мисол меорад. Сисимифр баъди каме дудилагӣ, ки модараши тамоман зидди бас кардани мубориза буд, дингоҳро ба шарте супоридани шуд, ки оид ба оштинопазирӣ ў Искандар ба модараши ҳабар нарасонад. Сипас, воеаҳои баъдинаи ривоят ҳар хел зуҳур ёфтазанд. Мувоғики киссае Сисимифру хешовандонаш бо Окснарт ба мавзеи макдунихо меояид, аммо Искандар савораero фиристода амр мекунад, ки кафо баргарданду омадани ўро дар харсанг мунтазир шаванд. Мувоғики дигар кисса Сисимифр бо ҳамроҳии хешону наздиконаш ба поён мефарояд. Искандар онҳоро ҳуб қабул мекунад, аммо нигоҳ медораду ба харсанг аз ахли рикоб фиристода амр медиҳад, ки истехкомро супоранд. Мухосирашудагон итоат мекунанд. Ис-

кандар бо 500 сипардор ба харсанг баромада онро аз на-
зар мегузаронад ва барон ин музafferият ба Афинаю
Ника — худоёни хираду зафар курбонӣ мекунад. Ӯ
калья ва нохияни Сисимифрро ба худаш монд.

Барон хурсанд кардани Искандар Сисимифр хадя-
хон бисер месорд. Аз хираҳои қалья ба мавзеи мақ-
дунихо нон, май ва гӯшти намакин ба он ҳисобе меорад,
ки ба ҳар як ҳайма ҳурокворӣ на камтар аз ду моҳ ме-
расид. Ба замми ин соҳиби харсанг лоф зад, ки аз за-
хираҳояш ҳатто даҳякашро ҳам сарф накардааст. Дар-
вакти хунукиҳон сербарғӣ аскарони мақдунӣ аз ҳама
ин маҳрум буданд. Ба ғайри ин Сисимифр ба мавзеи
мақдунихо ҳайвоноти боркашу ду ҳазор уштур ва ҳам-
чунин ҳайвонҳои ҳурду қалон овард. Бо талаби Искандар-
Сисимифр ду писари ҳудро барон ҳизмат дод, аммо ба-
рон маъқул шуданаш фарзанди сеюмашро ҳам ба ҳиз-
мати шоҳ фиристод, ки дар хона истоданаш иҷозат буд.

Захираҳои фаровони озуқаи харсанг манбаи ҳубе ба-
рон базми тӯй шуд. Махз дар ҳамин ҷо дар харсанги Си-
симифр тӯи Искандару Рухшона баргузор гашт. Рухшо-
на ба дасти мақдунихо ҳанӯз дар вакти амалиёти ҷан-
гии соли гузашта, баъди ишғол кардани харсанги Суғд
афтода буд. Эҳтимол он вакт дар шаҳри Марқанд (Са-
марқанд) пойтахти суғдиён Искандар мавкеъ гирифта,
аҳан ҷо ба боло ба Зарафшон зидди қалъян кӯҳӣ юриш
кардааст, ки дар он суғдиёни мутеънишуда ҷамъ буданд
ва дар ин юриш харсанги Суғд ишғол гардид. Он вакт
Искандар бо Рухшона наздик шуда, ба издивоч розигӣ
медиҳад ва Окснарт падарарӯси ояндааш пурра ба бова-
рии ӯ медарояд. Аммо ватани Рухшонаю Окснарт, эҳ-
тимол, дар ҳамин ҷойҳо будааст, чунки ҷои тӯй харсанги
Сисимифр интихоб гардидааст. Бо ҷунин таҳмин, ки Ок-
снарт дар сарчашмаҳо боҳтари номида шудааст ва ҳам
ӯ бо Сисимифр шиноси наздик буд, мувоғик аст.

Вале ба тарафи Искандар гузаштани ашрофон маъни
тамом шудани муборизаро надорад. Аҳолии маҳаллӣ бар-
зиди истилогарон мӯковимати саҳт мекард. Марҳилаи
оҳирини ин мӯхориба бо ҳаракати Искандар ва лашкари
ӯ ба ҷануб, ба паси дарёи Окс (Амударё) ноҳияҳон мар-
казии Боҳтар алоқаманд аст. Муаллифони қадима ҳа-
бар медиҳанд, ки Искандар аз назди харсанги Сисимифр
Хорион, эҳтимол, бо роҳи дарвозаҳои Оҳанин аз дара
гузашта, ба шаҳри Боҳтар (Балҳ) барон аз он ҷо ба
Ҳинд юриш сар кардан рафта бошад.

Онд ба воқеаҳон ин давра ҳар ҳел ривоят мекунанд. Мувоғики ин ривоятҳо Искандар гүё аскарони пиёдашро барон хифзи ин чойҳо монда, ҳудаш бо савораҳояш ким-қадом як душманро таъқиб кардааст. 500 стадий роҳи душвори сангдорро тай карда, дар кӯҳи серчангале ба душман расида, ба ҷанги тан ба тан шудааст. Баъди он, ки «ваҳшиёна» аз ҷангал гурехтанд, онҳо боз ба мавзеашон баргаштанд. Муаллифи дигаре, ки ҳамин ривоятро овардааст, матиро нопурра монда гуфтааст, ки Искандар аз назди қадом як мавзъ (калъа) гузаштааст ва баъд аз дарёи Окс убур кардааст. Мумкин ин ҷо дар бораи мавзен барвакт соз кардашуда сӯҳан равад, ки аз назди вай зери ҷангиги таъқиб тозон шоҳи мақдунӣ мерафт ва факат баъди муҳориба ба он ҷо баргашт. Эҳтимол ин мавзъ дар наздиҳои Окс воқеъ бешад. Душманони Искандар кӣ буданд, дар ин ҷо ҳабар дода нашудааст. Аммо дар ривояти дигар гуфта шудааст, вақте ки Искандар дар назди Сисимифр буд ба аскаронаш амр дод, ки барон юриши зидди сакҳо бо ҳуд шашрӯза ҳӯрок гиранд. Дар ҳакиқат ҳалқи ин мамлакатро ғорат карда, аз ҳисоби ҳайвоҳон ғоратшуда ба Сисимифр сӣ ҳазор сар ҷорворо баргардонд. Ин ду ривоятро киёс карда ҳулоса баровардан мумкин аст, ки лашкари мақдунӣ бо гузаргоҳи назди ҳарсанг ҳаракаткунон сари роҳ сакҳоро таъқиб намуда, аз Окс гузашта бошад.

Агар дар тамоми роҳ ба лашкари мақдунӣ аз дарвозаҳон Оҳанин то Балх бо дарозии роҳ гахминан 500 стадий (ё аз ин бештар) шашрӯза ҳӯрок мерасид ва ин роҳи лашкари мақдуниро аз дарвозаҳон Оҳанин то убури Амударёст ба назар гирем, пас бо қадом роҳ рафтани Искандарро муайян кардан мумкин аст. Дар роҳи мон асримиёнагӣ аз дарвозаҳон Оҳанин то Балх бо убури Амударё дар ноҳияи Тирмиз панҷ манзил роҳ, аз дарвозаҳон Оҳанин то Тирмиз бо водии Шеробдарё тавассути Дағранк ва Ҳашимгирд се манзил роҳ аст. Эҳтимол аскарони Искандар бо ҳамин роҳ рафтаанд. Дар муаллифони антиқа рӯйхати қабилаҳои осиёимиёнагӣ турӯҳе бокӣ мондааст, ки аз се ном иборатанд: қандарҳо, париканҳо (мумкин номи ислоҳшудаи аввалин паретакҳо) ва зарангҳо. Шояд дар ин мувоғикати номҳои қадима ҳамон роҳеро тасвир кардааст, инҳои бошад, ки онд ба он роҳи монҳои асримиёнагӣ ёдовар шудаанд: аз водии Қашқадарё бо Қандак, дарвозаҳон Оҳанин дар қадим дарво-

захон мамлакати парекатхо ва Даранк, мувофиқати аники фонетикини номи форсии қадиман зарангҳо, дар назди гузаргоҳи Амударē.

Ин минтақаи роҳ ҳам бе воеаҳони аబалӣ гардонидани таъриҳшиноси қадим нагузашт. Вакте ки Искандар аспҳоро ишаз карда дам нағирифта душманашро, чи хеле ки маълум кардем, сакҳоро таъқиб мекард, саворажон ўқафо мемонданд ва сафи онҳо оҳиста-оҳиста кам мешуд. Аз таъқибкунни беохир монда шуданд. Дар роҳи сангин сумҳон аспҳо тез ҳӯрда шуданд. Танҳо Филиппи тамоман ҷавон, бародари Лисимах, баъдҳо яке аз наздиқони машҳури Искандар, дар тӯли ҳама роҳи 500 стадий аз шоҳ қафо намемонд. Якчанд маротиба аспашро Лисимах ба бародараш пешниҳод кард, бо вуҷуди он ки дар тан ҷавшану яроқ дошт, вай пиёда аз қафои шоҳ медавид (муаллифи қадима оид ба ин хитоб кардааст: «Бо-вар кардан душвор!»). Искандар бе ахли рикоб ба ҷангали, ки таъқибшудагон камин гирифта буданд, медарояд ва дар ҳолати ҳатарнок мемонад. Вай мачбур мешавад, ки бо душман ба ҷангӣ тан ба тан дарояд ва фазат Филип бо тани худ ўро ҳифз менамояд. Вакте ҳатар дур гашт, Филип бекувватиро ҳис намуд, арак кард, дар пойҳояш рост истода натавониста ба таги дарахте гузашт, valee ин ҳам ба ў ёри нарасонд. Искандар вайро дошт ва ў дар рӯи дастони шоҳ даргузашт. Ба мавзӯъ баргашта Искандар аз марги яке аз ҷанговарони часури дигари худ оғаҳ шуд. Ин Эригий, лашкаркаши дар муҳорибаҳо камолёфта ва ҷанде пеш дар ҷангӣ тан ба тан ба роҳбари шӯришгарони ориёни Сатибарзан голиб омада (аҳолии ноҳияи Ҳирот) буд. Филипу Эригийро бошукуҳу ботантана гӯронданд.

Зидди муборизони бокимондаи аҳолии маҳаллий дигар отрядҳои мақдунӣ чудо аз Искандар амал мекарданд. Айни замон вакте ки Искандар ҳарсангро тарқ карда ба тарафи Боҳтар рафт, дар ҳудудҳои Паретакен яроқашонро Катан ва Австан, ки гӯё бо мақдунихо ҳамроҳ шуданд, нагузошта буданд. Катан чун тирандози санҷида ва овозадор дар ахли рикоби Бесс буд, вакте ки вай ба Боҳтар ва баъд ба Суғд омад, ба ҷумлаи сўн-Қасдчиён Бессро ба шоҳи мақдунӣ фурӯҳташуда гумон кард. Акинун Катан ва ҳамсафи ў Австан муборизан паретакҳоро бар зидди истилогарон роҳбари мекарданд. Искандар ба мукобили онҳо Кратерро бо шашсад саворадон чудокарда бо унвони «гетерҳо», яъне «дӯстон» ва

аскарони пиёда, маҳз отрядҳои худи Кратер, Полиперхонт, Аттал ва Алкетро фиристод. Дар муҳорибаи баамаломада Кратер ғолиб омад. Катан дар муҳориба ҳалок гардид ва Австанро дастгир карда назди Искандар оварданд. Аз аскарони онҳо 120 савора ва қариб якуним ҳазор пиёдагард дар майдони ҳарбу зарб ҳалоқ гардид. Мамлакатро Кратер идора карда аз пан Искандар ба Бохтар шитофт. Дар сарчашмаҳо онд ба дар кучо ба амал омадани ин воқеаҳо ишораи мушаххасе нест. Аммо мумкин Кратер бо аскарони худ аз дарвозаҳои Оҳанин мисли Искандар ба тарафи ҷануб нарафта, рост ба шарқ бо роҳи аз ҳарсанг ба даруни мамлакати паретакҳо рафта, бо он роҳе, ки ҳозир роҳи Деҳнаву Душанбе аст, ҳаракат кардааст. Дар ким-кучон ҳамин мақон муҳориба ба амал омадааст.

Аз ҳама дурттар бо отряди худ Полиперхонт — ашроғи мақдүй, яке аз ёрдамчиёни наздики шоҳ ворид шуд, ки ў байди марги Искандар дар воқеаҳои Юнону Мақдун роли намоёне бозидааст. Сарчашмаҳо ҳабар медиҳанд, ки вай Бубакено мутеъ кардааст. Тадқикотчиён бесосс дар ин мамлакат Ҳуталони асримиёнагиро надидаанд ва онро дар ноҳияи Кӯлобу Балҷувони ҳозира чойгир мекунанд. Оиди амалиётҳои Полиперхонт дар ин ҷо муаллифони қадима зиёда аз ин ҷизе намегӯянд. Аммо ногаҳон мо дар сарчашмаҳои байдина акси садон воқеаҳои он давраро пайдо мекунем. Дар роҳнамоҳои асримиёнагӣ шаҳри Искандар Искандария ёдовар мешавад, ки аз рӯи нишондодҳои байзӣ муаллифон байни Тамлият ва Мунк, аз рӯи дигар сарчашмаҳо байни Ҳулбуку Мунк воқеъ гардидааст. Ҷои ҳамаи ин нуқтаҳо маълум аст: Мунк дар ноҳияи Ҳовалинг воқеъ буд; Ҳулбук ба тарафи ҷануб аз Кӯлоб дар ҷои қишлоқи Курбоншахид дар шафати дарёи Сурхоб; Тамлият дар ҷануби гузаргоҳи Ваҳш, наздики Норак. Дар яке аз ин ҷойҳо Полиперхонт Искандарияро бунёд кардааст. Чунки Искандарияҳо дар роҳи лашкари мақдунӣ бисёр ба амал меоманданд. Онҳоро худи Искандар ва лашкаркашониаш бунёд мекарданд. Дар онҳо асосан аскарони юнони мақдуниро, ки ба юриш рафта наметавонистанд ё худ намехостанд ва ҳамчунин аҳолии маҷаллиро аз дехаҳои наздик сокин мекарданд. Ин мустамликаҳо ба ҳукамои мақдунӣ барои забт кардани мамлакатҳо такягоҳ буданд. Эҳтимол яке аз ҷунин Искандария қадом вакте Искандарияни Ҳуталонӣ будааст.

Таърихи кишвареро, ки мо кишвари Рухшона номидем, баъди рафтани лашкари макдунӣ боз ба торикию сукунат меравад. Тӯли чандин садсолаҳо дар сарчашмай хаттӣ онд ба вай ягон хабаре пайдо нашудааст. Факат вакътои охир кори бошиддати бостоншиносони шӯравӣ **PDF Compressor Free Version** пароканда карда истодааст. Умединорем, ки дар рафти ҳифзи бостоншиносӣ на танҳо шоҳидони безабони давраи кайҳо гузашта, балки ғавиштаҷоти забони наслҳон гузаштаро, ки бо мо ҳарф мезаданд, маълум мекунанд. Аҷабе нест онҳо бисёр ҷизҳони навро ба мо накл кунанд, ки маълумотҳои то имрӯз аз таърихнависони аҳди бостон расидаро пурра намоянд.

РИВОЯТҲО ОИД БА АВЛОДИ ИСҚАНДАРИ МАҚДУНИЙ ДАР ОСИЁИ МИЕНА — ТАНҲО АСОТИР?

Ривоятҳо онд ба гурӯҳҳон муайянӣ аҳолии маҳаллии Осиён Миёна аз авлоди Исқандари Макдунӣ ва аскарони макдунию юнонӣ ба ҳама маълум аст. Маҳсусан ин ривоятҳо дар қисми қӯҳистони шарқии Осиён Миёна паҳн шудааст. Мо одат кардем, ки ба он рӯяйӣ бе ягон замина назар кунем. Вале масъалаи онд ба авлоди онҳо дар назари аввал кори осон метобад. Пеш аз ҳама қайд мекунем, ки ин ривоятҳо натаҳо дар Помир паҳн шудаанд ва то ҳол вучуд доранд. Ҳикоятҳо онд ба Исқандар, аскарони юнонӣ-мақдунӣ ва авлодони онҳоро дар тамоми ноҳияи қӯҳии Хиндукушу Помир шунидан мумкин аст. Вақте ки дар асри гузашта русҳо, англисҳо бори аввал ба ин ҷойҳо шиносӣ пайдо кардаанд, аз васеъ паҳн шудани чунин ривоятҳо ва боварии аҳолии маҳаллӣ ба ҳакиқӣ будани онҳо дар тааҷҷуб монданд. Аз рӯи баъзе маълумотҳои адабиёти исломии асримиёниагӣ чунин ривоятҳо дар ин ҷо пеш ҳам вучуд доштанд. Ачиб, ки дар яке аз қайдҳон сафарии асримиёниагӣ воқеъ будани шаҳри Исқандар, яъне Исқандария дар наздикии Ҳутал ёдовар шудааст.

Дар ин ҳусус ҳуди юнониҳои Қадим, ки воқеаҳои мусирони Исқандару пайравони наздики ўро тасвир кардаанд, ҷиҳо мегӯянд? Аз рӯи маълумотҳон онҳо ноҳияи шарқии Осиён Миёна, ки Исқандар дар он ҷо буд, воқеъ Сурхандарё ба ҳисоб мерафту лашкари ў дургар

ворид шуда буд, эхтимол ба ноҳияе, ки байдар Хутал ном гузаштааст, шартй бошад. Ба самти шаркй ба боло аз Самарканд ба водии Зарафшон ворид шудани ўро аник гуфтан душвор аст. Искандар дар маротиба дар ағбон Ҳиндкуш буд ва бо доманаҳои чанубии он то Ҳинд гузаштааст. Баи бо водии Ганг тақрибан то ноҳияи Пир-Сар ба боло баромадааст. Аммо омадани макдунихо ва юнониҳо ба ин ҷойҳо вакти юришҳои Искандарро маҳдуд намекард. Баъди марги вай ноҳияҳое, ки диққати мороҷалб мекард, аввал ба ҳайати давлати васеи Селевкиҳо ва баъд ба мамлакати бузурги юнонӣ — боҳтарӣ дохил шуданд. Пайравони Искандар ҳам юришҳо карданд, баъзан ба ҷойҳои дур бо роҳҳои сamtҳои гуногуни минтақаи кӯҳии Ҳиндкушу Помир гузаштанд. Аммо муҳиммаш ба муддати кӯтоҳ омадани аскарони Искандар ва ҳокимони Эллини дар ин ё он ноҳияи кӯҳӣ набуда, балки дар он аст, ки дар ин ҷо ба муддати дароз юнониҳо мисли шаҳрҳои худ, ки дар Юнони дур монда буданд, шаҳрҳо сохтаанд.

Дар таълифоти нависандагони Юнони қадим як қатор ҷунини шаҳрҳо ёдовар мешаванд. Миёни онҳо шаҳри Искандарияи Оксӣ буд, ки дар соҳили дарёи Окс, яъне Амударё ҷоқеъ дар ким-кучое болооби он. Аҳолин ин шаҳр албатта роҳҳои манбаъҳои Панҷу Вахшро хуб мединист. Ба юнониҳою макдунихо аз лашкари Искандар ҳангоми омадан ба шимоли Ҳинд роҳи дигаре маълум гашт, ки ба дараҳон дури болооби Ганг, аз он ҷое, ки тиллои «мурчаёна» ҳамин тавр номаш мегирифтанд, мебурд ва дар достонҳо гуфта шудааст, ки он мурчакон азимчусса барин ба даст меомад. Дере нагузашта юнониҳо шоҳаи дигари ин роҳро ошкор карданд, ки бо кӯҳҳои бузурги «Кавказ» дар канори шимолии Ҳинд, назди «ескифҳо», ки дар он тарафи кӯҳ сукунат доштанд, ба назди сакҳои боҳтарҳо мебурд. Ва инак, шаҳрҳои юнонӣ дар қад-қади ҳама ин роҳҳо пайдо мешаванд. Сарчашмаҳо ба мо, дар бораи мустамлиқи критянҳо ба «шаҳрҳои ҳинди назди Кавказ» Астерусия ва Тарии бадарғашуда, дар бораи қадом як шаҳри Гераклеи «байни скиф ъа ҳинди» ҷойгиршуда ҳабар медиҳанд. Дар рӯзҳои мо низ саёҳатчиёне, ки ба тарафи ноҳияи Ганги боло мераванд, сари роҳ аз шаҳри Астор ва водии Тор, ки дар замини ҳамон аҳолин дараҳои ҳинди шимолӣ ҷойгир шуда буд, мегузаранд. Ба мо ҷизҳои боқимондаи ин шаҳрҳои қадимаи юнонӣ дар бисёр ҳолатҳо маълум нест. Ба ҳар ҳол яке

аз онҳо аз тарафи бостоншиносон хуб омӯхта шудааст. Оид ба ин ҳаробаҳо, ки таги теппаҳои шаҳри қалони Ой - Хонум, назди резишгоҳи Кокчӣ дар Панҷ ҷойгир аст, тамоми ҷаҳон медонад. Ҳанӯз солҳои шастум ҳафриёти вайро бостоншиносони фаронсавӣ сар карда буданд. Бисер олимон таҳмин карданд, ки дар он ҷо шаҳри Искандария Оксӣ ҷоъеъ будааст. Ҷи тавре ки на бошад, шаҳр дар охирҳои асри IV то давраи мо баъди юришҳои Искандари Макдуӣ бунёд шудааст. Дар тамоми мавҷудияти ҳуд вай симон эллини ҳудро нигоҳ доштааст. Мисли ҳама гуна шаҳрҳои юнонӣ палестр, ки дар он ҷо ҷавонон таҳсил мекарданд, макбараи асосгузори шаҳр Геройон ҷоъеъ буд.

Дар ин ҷо бокимондаҳои дигар иншоотҳои қалони меъморӣ, ҳайкалҳои антиқа, катибаҳои пурмазмунӣ бо забони юнонӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳочагӣ ёфт шуданд. Аҳолии шаҳр ба ватани пешинан ҳуд алоқа доштанд. Ҳамин тавр Клеарҳ ном шаҳсе (таҳмин мекунанд, ки гӯё шогирди Арасту будааст) дар вакти дар Делфа маркази мадаини умуми юнонӣ, ҷоъеъ дар маркази Элада буданаш ҳикматеро аз маъбади Аполлон нусха бардошта, онро дар шаҳри Геройони юнонии болон Окс пинҳон мекунад. Ҷои ин шаҳрро дар наздикии якҷояшавии Кокчи ва Панҷ, ҳамчунин алоқаи аҳолии онро бо ноҳияҳои болон дарёҳон Бадаҳшону Помири Ғарбӣ таҳмин мекунанд. Вакте ки охир асри II то давраи мо шаҳр аз тарафи кӯчманҷиёни аз Осиёи Марказӣ омада вайрон карда мешавад, аксари аҳолӣ бешубҳа дар ноҳияҳои атрофи кӯҳӣ панҳ Сурданд. Каме поён бо ҷараёни Панҷ дар наздикии якҷояшавии вай бо Вахш, бостоншиносони шӯравӣ ибодатхонаи қалони Окс, ҳудоё, ки ҳамноми дарёст, яъне Амударёро кофта истодаанд. Дар ҳамин ҷо ёдгориҳои санъати антиқа ва навиштаҷотҳои юнонӣ ёфта шуданд.

Баъди футур рафтани давлати юнонӣ — бохтарӣ, юнонҳо аз ҳудуди он ба зудӣ нарафтанд. Безаволии анъанаҳои антиқа ҳусусан дар санъат мушоҳида мешавад ва дар асрҳои бъдина равшан зоҳир мегардад. Далелҳое ҳастанд, ки таи ҷанд аср боқӣ мондани забони юнониро шаҳодат медиҳанд. Ҳатто алифбоеро, ки кӯчманҷиёни истилогар барои забони ҳуд баъди омадан ба Бохтар тартиб додаанд, дар алифбои юнонӣ каме тағијирот асту ҳалос. Ин ҳат то аввалҳои асри миёна дар ноҳияҳои кӯҳии шарқии Осиёи Миёна истиғфода мешуд.

Агар гӯем, ки аҳолии минтақаи кӯҳии Ҳиндкушу

Помир авлодони юнониҳо макдунихо ба хисоб мераванд, масъалан оддию нораво мебошад. Халқон мусосири ин минтака тоҷикони кӯҳистонӣ ва помириҳо, буришҳо ҳалқияти дардию «коғирҳо» (нуринстониҳо) симон гузаштагонашонро дар ҳалқон бохтариҳо сурдихо, сакҳою қадима дар ҷониҳон гарбӣ инъикос мекунанд. Ҳамаи онҳо то юришҳои Искандар маданияти ҳудро доштанд ва ҳама вакт бо забоне ҳарф мезаданд, ки авлодони ҳозираи онҳо соҳибанд. Омехта кардани маданияту забони онҳоро бо юнониҳо ҳеч мумкин нест. Ягон маълумоте оид ба он ки ягон гурӯҳи аҳолии таҳҷой дар гузашта бо юнони ҳарф зада бошад, нест. Пас факат гап сари оид ба гузаштан дури байз ғурӯҳҳои юнониҳои қадима, ки дар байнҳои аҳолии таҳҷой зиндагӣ карда ба ни муҳит дода шудаанд, меравад. Ин равиш хеле шавковару муҳим ва дар айни замон барон омӯзиш лаҳзанд душвор дар таърихи Осиён Миёна ба хисоб меравад. Ҷамъоварии муғассал ва бодиккат омӯҳтани ривоятҳои таҳҷой оид ба Искандари Макдунӣ, ба хисоб гирифта ни дигар маълумотҳо, бешубҳа барон ҳалли масъалаи мазкур хиссагузор мешаванд.

бектурасев
Фарзод
А. Н. Шаҳристон.

МУНДАРИЧА

| | |
|---|----|
| Давлати пурасори Бохтар. Пайғомбари аҳди бостон Зар- | |
| душт | 3 |
| Сакҳо — сокинони қадимаи кӯҳҳо ва даштҳо. Заринаи оқила | 15 |
| Масагетҳо — сокинони қадимаи биёбонҳо. Томириси далер | 19 |
| Искандари Макдунӣ дар Осиёи Миёна | 22 |
| Сарбозони мутакаддимини Осиёи Миёна | 28 |
| Спитамени далер | 30 |
| Рухшонан соҳибчамол | 34 |
| Аз сарчашмаҳон таърихи Самарқанд | 39 |
| Дар кишвари Рухшона | 47 |
| Ривоятҳо онд ба авлоди Искандари Макдунӣ дар Осиёи Миёна — танҳо асотир? | 59 |

Пьянков Игорь Васильевич

**СРЕДНЯЯ АЗИЯ
В ПРЕДАНИЯХ АНТИЧНОСТИ**

(На таджикском языке)

Таркумов А. Каҳхоров

Муҳаррир Ш. Ебғоров

Муҳаррири орониши В. Нелюбов

Муҳаррири техникӣ Е. Гусъкова

Мусаҳхед К. Эзамбердинев

БИ № 2000

Ба матбав 14.05.90 супурда шуд. Ба чопаш 02.08.91 имзо шуд. Формати 84×108^{1/2}. Коғази типографии № 2. Гарнитураш әдабӣ. Чопаш барчаста. Чузъи чонни шартӣ 3,78. Чузъи рангани шартӣ 4,2. Чузъи нашрию хисобӣ 3,62. Адали нашр 3000. Супориши № 264. Наркаш 25 тин.

734063, Душанбе, кӯчан Айӣ, 126. Нашриёти «Ирфон».

Комбинати полиграфии Комитети давлатии ЧШС Тоҷикистон онд ба матбуот.

734063, Душанбе, кӯчан Айӣ, 126.